

ТАХТИ

СОЗАНДАГИЮ БУНЁДКОРӢ
ҲАДАФИ МОСТ!

Рӯзнома аз моҳи майи соли 1932
нашр мешавад
Душанбе, 16 декабри соли 2019,
№48-49 (8353)



kubod36@mail.ru

ҚУБОД

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён



Ҳисоботи солонаи раиси ноҳияи Қубодиён Файзуллозода Зафар дар Маҷлиси вакилони ҳалқи ноҳия

Соли 2019 бо рӯйдодҳои ниҳоят муҳими хотирмони худ барои мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла сокинони ноҳияи Қубодиён ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон соли воқеан таърихӣ буд.

Ҳамзамон мавриди истифода қарор дода шудани агрегати дуоми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамчун сохтмони иншооти ҳаётан муҳим ва тақдирсози миллати тоҷик маҳз бар ивази талошҳо ва ҷонбозиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳд гардида, ба татбиқи яке аз ҳадафҳои Стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ боз як қадами устувор гузашта шуд.

Бо назардошти дастури супоришҳои Роҳбари давлат зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот солҳои 2019-2021 "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" эълон гардид, ки мо бояд раванди созандагиву бунёдкориро минбаъд вусъат дода, истифодабарии самаранокӣ ҳамаи воситаҳои захираҳои мавҷударо барои идома додани корҳои ободонӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва таҳкими имкониятҳои воқеии ноҳия амалӣ намоем.

Бояд қайд намуд, ки дар натиҷаи заҳмати содиқонаву ватандӯстонаи сокинон, ноҳия сол аз сол обод гардида, соли ҷорӣ якҷанд иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ ва савдо мавриди истифода қарор гирифта, ҳамаи ин омилҳо ба рушди минбаъдаи соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ноҳия мусоидат намуда истодааст.

Натиҷаи амалӣ намудани тадбирҳои иловагӣ дар самти татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ва истифодаи самаранокӣ маблағҳои буҷетӣ, пешрафти минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин карда шуд, ки он пеш аз ҳама дар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ, саноатӣ, нақлиёт, савдо, хизматрасонӣ, баландшавии музди миёнаи меҳнат ва маблағгузориҳо тақвият бахшид.

Дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 1 млрд. 171 млн. 474 ҳазор сомонӣ расида, афзоиш нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта

15,8 фоиз, ё ин ки 160,1 млн. сомонӣ зиёд буда, афзоиш ба соҳаи кишоварзӣ 9,0 фоиз, ба соҳаи саноат 2,1 фоиз ва дигар соҳаҳо 41,0 фоиз рост меояд.

Иҷрои нақшаи андозҳои маҳаллӣ 89,1 фоиз таъмин карда шуда, ба буҷет 28,9 миллион сомонӣ маблағ ворид гардид, ки аз нақша 3,5 миллион сомонӣ кам мебошад.

Нақшаи пардохти маблағҳои андозҳои иҷтимоии аҳолии ноҳия 94,9 фоиз иҷро карда шудааст, аз ҷумла андозҳои иҷтимоии буҷетӣ 97,7 фоиз ва ғайрибуҷетӣ 100,9 фоиз таъмин гардида, ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии 19,8 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуда, натиҷаи чораҳои андешида шуда бинобар сабаби бемаъсулияти маъсулини соҳа ғайриқаноатбахш мебошад.

Ба ҳолати 1 декабри соли 2019 ҳамагӣ 3748 нафар соҳибкор, аз ҷумла 1245 нафар бо патент, 256 нафар бо шаходатнома ва 2247 адад хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию кооперативҳои тижоратии истеҳсоли фаъолият дошта, ба андозбандӣ ҷалб гардидаанд.

Дар ин давра маблағҳои мақсаднок аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 24 млн.353,4 ҳазор сомонӣ, ё ин ки 793,8 ҳазор сомонӣ кам маблағгузорӣ шуда, аз ҳисоби буҷети вилоятӣ 1869,8 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки 756,2 ҳазор сомонӣ кам мебошад.

Ба ҳолати 1 ноябри соли 2019 қарзи корхонаю ташкилотҳо аз ҳисоби андозҳо 6,3 млн сомониро ташкил дод, ки нисбати аввали соли ҷорӣ бақияпулии андозҳо 988,3 ҳазор сомонӣ, аз он ҷумла андоз 768,3 ҳазор сомонӣ ва андозҳои иҷтимоӣ 220,0 ҳазор сомонӣ кам карда шуда, қарз дар ин самт қаноатмандкунанда намебошад.

Бо мақсади истифодаи мақсаднок ва шаффофи маблағҳои буҷети маҳаллӣ, инчунин пешгири кардани хароҷоти дуюмдараҷа барои хоҷагидорӣ ва исрофкорӣ диққати ҷиддӣ дода шуда, қисми хароҷоти буҷети ноҳия 88,3 фоиз иҷро гардида, нақшаи ёздаҳмоҳаи соли ҷорӣ 61,4 млн. сомонӣ муқаррар шуда, иҷро он 54,2 млн сомонӣ таъмин карда шудааст.

Идома дар саҳ.2



ИТТИЛОӢ ОИДИ ИҶЛОСИЯИ 21-УМИ МАҶЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ НОҲИЯ, (ДАӢВАТИ ПАНҶУМ)

12-уми декабри соли 2019 дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иҷлосияи 21-уми Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Қубодиён (даъвати панҷум) доир гардид. Иҷлосияро раиси Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Қубодиён З.Файзуллозода ифтитоҳ карда, қайд намуд, ки аз 38 нафар вакилони халқи ноҳия 4 нафарашон бо сабабҳои узрнок ҳузур надоранд. Инчунин зикр гардид, ки дар кори иҷлосия муовинону раиси Дастгоҳи мудирони бахшӯ бахшҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва маҳаллаҳо, директорони муассисаҳои таълимӣ, имомхатибони масҷидҳо, масъулони ҳифзи ҳуқуқ даъват шудаанд.

Сипас бо пешниҳоди Ғаюров Мирзокарим вакил аз ҳавзаи №30 ва дастгирии яқдилонаи вакилон котиботи иҷлосияро дар ҳайати зерин тасдиқ намуданд.

Юсупов Панҷидин вакил аз ҳавзаи интихоботии №5 -раиси котибот,

Чориев Сардор вакил аз ҳавзаи интихоботии №34

Мирзоназаров Раҳим вакил аз ҳавзаи интихоботии №11-аъзои ҳайати котибот интихоб шуданд.

Дар иҷлосияи 21-уми Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Қубодиён (даъвати панҷум) масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор дода шуд:

Рӯзномаи иҷлосия

1. Ҳисоботи раиси ноҳияи Қубодиён дар соли 2019;

2. Рафти иҷро қарори раиси ноҳияи Қубодиён аз 15 июни соли 2017, №631 "Дар бораи Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобачогузори кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022" дар ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳия;

3. Ҳисоботи Комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Қубодиён "Оид ба қонуният, тартиботи ҳуқуқи, мудофия ва амният".

4. Дар бораи иҷро буҷети ноҳия дар соли 2018 ва тасдиқи нақшаи он барои соли 2020.

5. Дар бораи муқаррар намудани меъёрҳои андоз ва пардохти ҳатмии алоҳида.

6. Тасдиқи нақшаи кории Маҷлиси вакилони халқ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия.

7. Дар бораи тасдиқ намудани комиссияи интихоботии ноҳия оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Қубодиён.

8. Дар бораи муқаррар намудани ҳавзаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Қубодиён.

9. Оид ба тасдиқи қарорҳои раиси ноҳияи Қубодиён, ки дар байни иҷлосияҳои бистум ва бисту якум қабул гардиданд.

Оиди масъалаи аввали дар рӯзномаи иҷлосия дарҷ гардида ҳисоботи раиси ноҳия Файзуллозода Зафар, ки бевосита кори иҷлосияро пеш мебарданд шунида шуд. (барномаи муфассали раис дар зер оварда мешавад).

Сипас раиси Ҷамоати Т.Сангин вакил аз ҳавзаи №35 ва Сафаров Холмирзо раиси ҷамоати Заркамар вакил аз ҳавзаи №1 ба музокира баромаданд.

Аз рӯи масъалаҳои дуюм ва сеюм муовини раиси ноҳия Шарипова Тоҷинисо вакил аз ҳавзаи интихоботии №16 бо маъруза баромад намуд.

Аз рӯи масъалаи чорум оид ба иҷро ва тасдиқи буҷет сардари раёсати молия Мусофирзода Умед ва аз рӯи масъалаи панҷум дар бораи муқаррар намудани меъёрҳои андоз Сафаров Хайридин сардори нозироти андоз баромад карданд.

Вакилон баъди муҳокимаву баррасии масъалаҳои шашум, ҳафтум ва ҳаштум масъалаи нухумро, ки оиди ба тасдиқи қарорҳои раиси ноҳия буд, яқдилона дастгирӣ намуданд.

Дар охир вакилон доир ба масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карданд.

Дар кори иҷлосия аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон Файзуллозода Қобилҷон ба ҳайси намоёнда иштирок ва суҳанронӣ намуд.

«Тахти Қубод»

Ҳисоботи солонаи раиси ноҳияи Қубодиён Файзуллозода Зафар дар Маҷлиси вакилони халқи ноҳия

Идома аз саҳ. 1

Аз ҷумла соҳаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 82,3 фоиз, мудофия 91,5 фоиз, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 87,0 фоиз, маориф 90,1 фоиз, тандурустӣ 84,5 фоиз, ҳифзи иҷтимоӣ 97,2 фоиз, хоҷагии манзилию коммуналӣ 98,3 фоиз, фарҳанг ва варзиш 90,0 фоиз, хоҷагии қишлоқ 76,2 фоиз, нақлиёт ва коммуникатсия 29,1 фоиз маблағгузорӣ карда шуданд.

Шумораи аҳолии ноҳия 187,3 ҳазор нафарро ташкил намуд, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 4,9 ҳазор нафар зиёд мебошад.

Шумораи миёнаи рӯйхати кормандон 23,2 ҳазор нафар, музди миёнаи меҳнати моҳонаи кормандони ноҳия 888 сомони ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 105 сомони зиёд ва суръати афзоиш 114 фоизро дар бар гирифта, қарздории музди меҳнати кормандон дар ноҳия вучуд надорад.

Ҳамзамон ба раёсати молия лозим аст, ки барои муайян намудани сарчашмаҳои нави андозситонӣ, инчунин нисбати мақсаднок истифодабарии маблағҳои буҷети маҳаллӣ диққати ҷиддӣ дода, ба қарздории музди меҳнати кормандони соҳаи буҷетӣ роҳ надиҳанд.

Дар давраи ҳисоботи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати амалисозии сисёсати иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои дахлдор андешида, то имрӯз маблағи нафақахӯрони ноҳия моҳ ба моҳ, гарчанде, ки бо якҷанд рӯз дермонӣ бошад ҳам, пардохт карда шуда истодааст.

Дар ноҳия 12269 нафар нафақахӯрон ба қайд гирифта шуда, маблағи моҳонаи онҳо 3,3 млн. сомони ва ба ҳисоби миёна ба як нафақахӯр 261 сомони рост омада, тибқи талаботи ёздаҳмоҳа 35,8 млн. сомони маблағгузорӣ шудааст.

Аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бо ҷалби ташкилоту муассисаҳо, иттиҳодияҳои динӣ ва шахсон саховатпеша ба мақсади ҳифзи иҷтимоии аҳоли ба маъюбон, кӯдакони ятим, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, собиқадорони меҳнат, оилаҳои эҳтиёҷманд дар арафаи Идҳои зиёда аз 749 ҳазор сомони ва ба 28 нафар ятимони кулл 48 ҳазор сомони кӯмаки молиявӣ ва моддӣ расонида шуда, дар арафаи Соли нави мелодӣ ин иқдом идома меёбад.

Инчунин ба 3804 нафар оилаҳои камбизоат ҷубронпулӣ ҳақи истифодаи қувваи барқ то моҳи ноябри соли 2019 ба маблағи 968 ҳазор сомони аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ, ба 3389 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз оилаҳои камбизоат барои нимсолаи якуми соли қорӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ 68 ҳазор сомони кӯмакпулӣ пардохт карда шудааст.

Ҳамзамон аз ҷониби шӯъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар ҳама ба 78 нафар эҳтиёҷмандон хизмати иҷтимоӣ расонида шудааст, ки аз ин 24 нафар маъюбон, 34 нафар пиронсолон, 17 нафар кӯдакони имконияташ маҳдуд, 2 нафар бепарастор ва 1 нафар собиқадор мебошанд.

Таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва Ҷарчи бештар бо шуғл таъмин кардани шахравандони бекор, хусусан дар шароити имрӯза самти муҳими сисёсати иҷтимоии давлат мебошад.

Дар давраи ҳисоботи 1078 нафар, аз он ҷумла 587 нафар занон бо кори доимӣ таъмин гардида, 95 нафар шахравандони эҳтиёҷманд, ки дар бозори меҳнат бо дигарон рақобат карда наметавонанд, тариқи ҷойбандкунӣ дар ташкилоту муассисаҳои ноҳия, 35 нафар тариқи ташкили корҳои фардӣ ва 60 нафар ба корҳои ҷамъиятӣ фаро гирифта шудааст.

Мувофиқи маълумотҳои бахши омор дар ноҳия 2069 ҷойҳои кории нав таъсис дода шуд, аз он ҷумла доимӣ 582, мавсимӣ 1075 ва муваққатӣ 412 ҷойи корӣ мебошад, ки дар маҷмӯъ 101,3 фоизи нақшаи солонаи таъсиси ҷойҳои кориро ташкил намуда, захираҳои барзиёд иҷро намудани нақшаи таъсиси ҷойҳои корӣ мавҷуд аст.

Дар ин давра 11 маротиба ярмаркаи ҷойҳои ҳолӣ гузаронида, аз ин ҳисоб 146 нафар, аз ҷумла 61 нафар занон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардида, ба 142 нафар кӯмакпулӣ пардохт карда шуд.

Бо назардошти дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳё намудани хунарҳои мардумӣ ва ҷалби занонони хонашин ба касбомӯзӣ ва корҳои хонагӣ 196 нафар ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ аз рӯи ихтисосҳои адрасбофӣ, атласбофӣ, зардӯзӣ, бофандагӣ, қуроқдӯзӣ ва попурдӯзӣ фаро гирифта шуда, дар давраи таҳсил бо идорпулӣ таъмин карда шудаанд.

Новобаста аз корҳои анҷомдода, дар ноҳия имкониятҳои хеле зиёд барои ба шуғл ҷалб на-



мудани кормандон мавҷуд аст.

Аз ҷониби Филиалҳои бонкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳии дар ноҳия фаъолиятдошта ба соҳаҳои хоҷагии халқ 43,2 млн. сомони қарз пешниҳод карда шуда, аз хориҷи кишвар 42,5 млн. доллари амрикоӣ интиқоли маблағ карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 7,8 млн. сомони ва 5,5 млн. доллари амрикоӣ зиёд мебошад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки тибқи дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Ҷаноби Оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ - саноатикунони босуръати кишвар, тағйирёбии вазу талаботи бозори ҷаҳонӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ тараққӣ додани соҳаи саноат ва коркарди маҳсулоту он то ҳадди ниҳой аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин мебошад.

Корхонаҳои саноатӣ дар якҷоягӣ бо бахши хусусӣ ба маблағи 96,4 млн. сомони маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намудаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқосисавӣ 102,2 фоизро ташкил дода, 8,0 млн. сомони зиёд мебошад.

Мавриди зикр аст, ки бинобар сабаби бемасъулияти раисони ҷамоатҳои деҳот ва масъулини соҳа дар давраи ҳисоботи ҚДММ «Биби Ҳалима» ва «Мазруфшон» аз қайди назироти андозу омор бароварда нашуда, ҚДММ «Ориёно», «Исқоқ МГСУ», «Ёсин-2013» фаъолият накарда, ҚСҚ Носири Хусрав, ҚСП Аввалин, ҚДММ «Ёсини Амришох», «Мавлуда», «Нашманхон», «Насими Раҳим», «Сайхуча», «Шоҳрухҷони Шерафкан» ва «Шамс-2001» ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта кам кардааст.

Бинобар сабаби ҷой доштани камбудию норасоии зиёд дар соҳаи саноат мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва дигар масъулино зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо сохтору мақомоти дахлдор бо дарназардошти истифодаи васеи имконияту захираҳои мавҷуда, ҷиҳати бехтар намудани шароити мусоид барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ, ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ, амалӣ намудани дархосту пешниҳодҳои соҳибкорон чораҳои мушаххасро амалӣ намоянд.

Дар ин давра аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ ба маблағи 24,8 млн. сомони, ё ин ки 159,4 фоиз сармояи асосӣ ҷалб карда шуда, қорҳои сохтмону васлкорӣ 22,8 млн. сомони, ё ин ки 155,6 фоиз, фондҳои асосӣ ба маблағи 11,4 млн. сомони, ё ин ки 143,6 фоиз ба қор андохта шуда, 10,4 ҳазор метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 144,4 фоизро ташкил намуда, 25 ҷой талаба дар муассисаи таълимӣ, 30 ҷой дар муассисаи томақтабӣ ва дармонгоҳ барои 10 қабул дар як баст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.

Бо мақсади омодагӣ ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018, №1059 қарори раиси ноҳия аз 5 июни соли 2018, №772 ба таъсис расонида шуда, Нақшаи чорабиниҳо иборат аз 128 банд тасдиқ гардида, тибқи он 101 иншоотҳо пешбинишуда, шумораи иншоотҳои айнаи замон ба 161 адад расида, аз ин тибқи нақшаи таъмир ва бунёди иншоотҳои пешбинишуда, иншоотҳои соҳаи маориф 8 адад, соҳаи тандурустӣ 15 адад, фарҳанг 2 адад, варзиш 8 адад, биноҳои маъмурий 6 адад, фурушгоҳҳо 17 адад, қоргоҳҳои дӯзандагӣ 8 адад, иншоотҳои машино равшаннамоӣ 23 адад ва дигар иншоотҳо 14 ададро ташкил медиҳанд.

То ин муддат тибқи нақшаи таъмир ва бунёди иншоотҳои пешбинишуда, дар 54 адади он қорҳо ба итмом расида, аз ҷумла муассисаи таълимӣ 1 адад, нуқтаи хатнакунӣ 1 адад, бунгоҳи тиббӣ 1 адад, дорухона 2 адад, толори варзишӣ 3 адад, майдончаи варзишӣ 3 адад, меҳмонхона

1 адад, сартарошхона 2 адад, ҳаммом 1 адад, қошонаи хусн 1 адад, маркази савдо 3 адад, маркази хизматрасонӣ 4 адад, қоргоҳи дӯзандагӣ 3 адад, қоргоҳи дӯхти либоси мактабӣ 1 адад, дӯкони ҳунармандӣ 1 адад, таъмири роҳҳо 14,8 км, сохтмон ва таъмири пулҳо 11 адад, хатти интиқоли барқ 1 адад, трансформатор 1 адад, қарогонкунӣ 7 адад иҷро гардида, дар 19 адад иншооти дигар қорҳои сохтмони бо маром идора доранд.

Дар рӯзҳои истироҳатӣ бо ҷалби сокинон дар Ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ҳашарҳои умумӣ гузаронида шуда, қорҳои ободонию созандагӣ, тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву маҳалла, рангубор намудани девору атрофи хона, тоза намудани захбуру заҳкашҳо қараён дошта, дар назди биноҳои ташкилоту муассисаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ гулҳои ороишӣ шинонида шуда, кабудизор карда шудааст.

Дар доираи татбиқи лоиҳаҳои «Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Қубодиён барои солҳои 2016-2020» дар ҳамкорӣ бо вазорату ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ масъул ҳамагӣ 31 лоиҳа амалӣ гардида, 27 лоиҳаи дигар дар амал қарор дошта, то ин муддат маблағи пешбинишуда 56,7 млн. сомони ташкил намуда, маблағи азхудкардашуда 39,1 млн. сомони, ё ин ки 69,0 фоиз, ё худ 36,0 фоиз аз арзиши умумии Барнома ташкил менамояд.

Дар ин давра дар соҳаҳои кишоварзӣ 3 лоиҳа, саноат 4 лоиҳа, соҳибкорӣ хурду миёна 3 лоиҳа, сохтмон 3 лоиҳа, маориф 3 лоиҳа, соҳаи тандурустӣ 5 лоиҳа, ҳифзи иҷтимоӣ 1 лоиҳа, фарҳанг 1 лоиҳа, сайёҳӣ ва варзиш 1 лоиҳа, обтаъминкунӣ 1 лоиҳа, таъминоти барқ 1 лоиҳа, ҳифзи муҳити зист 1 лоиҳа ва таъминоти захиравӣ 4 лоиҳа амалӣ гардидааст.

Мавриди зикр аст, ки дар доираи татбиқи лоиҳаҳои Барнома айнаи ҳол сохтмони бинои маъмурии Ҷамоати деҳоти ба номи Н.Хусрав анҷом ёфта, қорҳои оиди сохтмони бинои бисёршӯнагии истиқомати 45 хуҷрадор барои хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби Дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмони бинои маъмурии шӯъбаи маориф, мактаб парваришгоҳ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағгузории



бонки Саудии рушд, дар асоси созишномаи байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон сохтмони маҷмааи тиббӣ барои 200 кат бо маром қараён дорад.

Аз ҷониби соҳибкорони ноҳия тибқи нақшаи генералӣ сохтмони биноҳои маркази савдо, клиникаи хусусӣ, ҷойхона, толори варзишӣ, ҳаммом, маркази хизматрасонӣ, нуқтаҳои фуруши сӯзишворӣ ва гази моеъ қорҳои сохтмони қараён доранд, ки барои амалӣ гардидани лоиҳаҳои Барнома мусоидат менамояд.

Мушкилоти асосӣ ин таъмини бандҳои дахлдори Барнома аз ҷониби вазорату ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ масъул буда, бинобар ин, масъулини дахлдори соҳаро зарур аст, ки дар ҳамкорӣ

бо мақомоти дахлдори ҷумҳуриявӣ вилоятӣ ҷиҳати ислоҳи камбудии ҷойдошта чораҳои қатъӣ андешида.

Дар ноҳия 7 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ гардида истода, аз он ҷумла лоиҳаи «Ҷорӣ намудани ҳисобкунии яқлухти таҳвили барқ ва бехтаргардонии низоми интиқоли барқ», «Лоиҳаи бехтаркунони хизматрасонии тиббӣ», «Лоиҳаи дуоми таъмин шуғли аҳоли барои устувори хоҷагии қишлоқ ва идоракунии захираҳои обӣ», «Лоиҳаи таъмини устувори ҳавзаи дарёи Панҷ ба тағйирёбии иқлим», «Лоиҳаи тиҷоратикунони соҳаи кишоварзӣ», «Лоиҳаи сохтмони ва мучаҳҳазгардонии мактабҳо, марҳилаи 4» ва лоиҳаи таҳкими низоми ҳифзи иҷтимоии аҳоли маблағи умумии азхудшуда дар доираи онҳо 2,7 млн. доллари амрикоӣ -ро ташкил медиҳад.

Дар ин давра аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ 8 адад лоиҳаи сармоягузорӣ, аз ҷумла 2 адад гранти раиси вилоти Хатлон (дӯзандагӣ ва қошонаи хусн), 2 адад грантӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (қорхонаҳои дӯзандагӣ), 1 адад гранти Барномаи СММ (сардхона), 1 адад гранти Сафорати Ҷопон (сохтмони синфхонаи иловагӣ дар муассисаи №31) ва 2 адад лоиҳаи қарзии Фонди дастгирии соҳибкорӣ (паррандапарварӣ ва дӯзандагӣ) пешниҳод карда шуда, ин нокифоя мебошад.

Барои бехтар намудани ҳолати савдо ва хизматрасонии маишӣ ба аҳоли чораҳои дахлдор андешида шуда, ҳаҷми гардиши савдои ҷаҳона дар ҳамаи соҳаҳои савдо ба маблағи 158,2 млн. сомони, ё ин ки 145,5 фоиз, хизматрасонии пулақӣ ба аҳоли 87 млн. сомони, ё ин ки 110,9 фоиз нисбати ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқосисавӣ ташкил менамояд.

Ҳамзамон масъулини ҷамъияти матлуботи ноҳия, соҳибкорони марказҳо ва нуқтаҳои савдору зарур аст, ки дар бозору марказҳои савдо ба маданияти бозордорӣ, ҳолати тозагӣ, риояи қоидаҳои санитарии гигиени, сару либоси фурушандагон, пешгирии аз сӯхтор ва ба фуруш баровардани маҳсулотҳои пастсифату муҳлаташон гузашта тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд.

Бо мақсади таъмини қарори раиси вилоти Хатлон аз 19 апрели соли 2019, №111 вобаста ба иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 март соли 2019, №117 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурий барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020» қарори раиси ноҳия аз 1 майи соли 2019, №645 ба таъсис расонида шуда, дар ситоди ноҳиявӣ «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020» барои таъмини нақшаи чорабиниҳои тасдиқгардида ба масъулони ҷиҳати бурдани қорҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолии ноҳия бо мақсади захираи маводҳои сӯхт, ангишт, брикетҳои сӯзишворӣ, ҳезум ва хӯроқворӣ барои бо муваффақият гузаронидани зимистонгузаронӣ, захираи миқдори заруриро маводҳои ниёзи мардум супоришҳои мушаххас дода шудааст.

Дар соҳаи маориф захираи ангишт 493 тонна

аз ҷумла брикетҳои сӯзишворӣ 250 тонна, ҳезум 325 м3, сӯзишвории дизелӣ 395 литр тибқи нақша таъмин карда шуда, 55 адад генераторҳо, 6 адад бугҳонаҳо, 49 адад гармунақҳои барқӣ, 1083 адад печҳои аловӣ дар ин давра омода гардида, шишабандӣ пурра ба анҷом расонида шуда, дар муассисаҳои таълимӣ захираи орд 46,2 тонна, равшан 3,2 тонна, нахуд 4,6 тонна ва намаки йодкардашуда 0,9 тоннаро ташкил менамояд.

Дар соҳаи тандурустӣ ангишту брикетҳои сӯзишворӣ 34 тонна, ҳезум 34 м3 ва сӯзишвории дизелӣ 1025 литр, тибқи нақша захира карда шуда, 12 адад генераторҳо, 89 адад гармунақҳои барқӣ, 201 адад печҳои аловӣ дар ин

давра омода гардида, пурра шишабандӣ карда шудааст.

Дар муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия 294 метри мукааб маводи зиддлағчиш, 1500 литр сӯзишворӣ, 1 тонна ангиштсанг ва 6 метри мукааб ҳезум тибқи нақша захира карда шуда, 5 адад техникаҳои маҳсус барои зимистонгузаронӣ омода мебошанд.

Таъмини маблағҳо барои хариди ангишт, ҳезум, сӯзишворӣ ва равангҳои молиданӣ тибқи нақша дар соҳаҳои маориф 420,4 ҳазор сомонӣ ва тандурустӣ 26,6 ҳазор сомонӣ, пешбинӣ шуда, аз ҳисоби бучети маҳаллӣ пурра маблағгузорӣ гардидааст.

Бо мақсади омодагӣ ба зимистонгузаронӣ аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқӣ ноҳия ҳамаи намудҳои хатҳои барқӣ, коркарди изоляторҳо, зеристгоҳҳо аз назорат гузаронида шуда, корҳои таъмири ҳамаҷузӣ хатти барқӣ иншоотҳои аввалиндараҷа зери назорати доимӣ қарор дорад.

Қисми мустақили ҳарбикунонидашудаи ҳадамоти давлатии оташнишонӣ ноҳия барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистон ва ҳолати бехатарӣ аз сӯхтор 220 адад иншоотҳои хоҷагии халқро мавриди санҷиш қарор додааст.

Дар ноҳия 5 адад нуктаи фуруши ангишт бо захираи 45 тонна, 16 адад нуктаи фуруши гази моеъ бо захираи 130 м³ фаъолият дошта, айни ҳол захираи орд 250 тонна, биринҷ 28,8 тонна, шакар 48,0 тонна, равангҳои растани 19,2 тонна, картошка 40 тонна ва пиёз 50 тоннаро ташкил медиҳад.

Бо мақсади тайёр намудани заминаи хӯроки чорво барои зимистонгузаронӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ба миқдори 38 ҳазор тонна хошоки дурушт, аз ҷумла 27 ҳазор тонна бедаи хушк ва 11 ҳазор тонна коҳ захира карда шуда, дар баҳши аҳолии бошад захираи хошоки дурушт 48 ҳазор тонна, аз он бедаи хушк 36 ҳазор тонна ва коҳ 12 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад.

Дарозии роҳҳои ноҳия 178,5 километрро ташкил медиҳанд, ки аз он дорои аҳамияти байналмиллалӣ 34,5 километр ва аҳамияти маҳаллӣ 144 километр мебошанд.

Ба ғайр аз ин 17 адад пул ба дарозии 185 метри тӯлонӣ ва 248 адад қубур ба дарозии 2444 метри тӯлонӣ вучуд дошта, дар давраи ҳисоботи аз ҷониби муассисаи таъмири нигоҳдории роҳҳои тибқи нақша ба маблағи 454 ҳазор сомонӣ таъмири нигоҳдории роҳҳои гузаронида шуда, аз ҳисоби бучети маҳаллӣ 40 ҳазор сомонӣ маблағгузорӣ карда шуда 7 км таъмири чуқуричаҳои роҳ бо омехтаи сиёҳ ичро карда шудааст.

Инчунин аз ҳисоби соҳибкорон ва аҳолии маблағи умумии корҳои иҷрошуда 834 ҳазор сомонӣро ташкил дода, 4 адад пул сохта шуда, 17,5 км роҳҳо шағалпуш ва 13,5 км роҳ таъмири чуқуричаҳо бо омехтаи сиёҳ гузаронида шудааст.

Новобаста ба ин, барои суръат баҳшидан ба корҳои таъмири асосии роҳҳои аҳамияти маҳаллидошта, иваз намудани аломатҳои роҳ, инчунин дар ҳамкори бо соҳибкорон ва аҳолии Ҷамоатҳои деҳот оиди таъмири шағалпуш намудани роҳҳои деҳаҳо тадбирҳои иловагӣ андешидан зарур мебошад.

Дар давраи ҳисоботи бо назардошти кори нақлиёти автомобили шахсонӣ воқеӣ ба миқдори 497 ҳазор тонна бор ва 1 млн. 843 ҳазор нафар мусофир қашонида шудааст, ки мутаносибан 106 ва 107 фоизро нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта дар бар мегирад.

Дар ёздаҳ моҳи соли 2019 ноҳия ба маблағи 18,0 млн. сомонӣ қувваи барқи фойданок қабул намуда, аз истифодабарии он 13,9 млн. сомонӣ маблағ ворид шудааст, ки ин 77,4 фоизро дар бар мегирад.

Дар ин давра аҳолии ноҳия ба маблағи 8,9 млн. сомонӣ қувваи барқи фойданок қабул намуда, 9,3 млн. сомонӣ маблағ пардохт намудааст, ки ин 103,7 фоизро ташкил медиҳад.

Бақияпулиҳои истифодабарии нерӯи барқи фойданок бо назардошти солҳои пешин 20,6 млн. сомонӣ, асосан аз ҳисоби хоҷагиҳои кишоварзӣ 13,7 млн. сомонӣ ва идораи беҳдошти замин ва обёрӣ 4,0 млн. сомонӣ, бақияпулиҳои соли қорӣ 4,1 млн сомониро дар бар мегирад, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати марҳила ба марҳила кам кардани онҳо тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд.

Бо назардошти солҳои тӯлонӣ истифодабарӣ зарурати қисман иваз намудани симчӯб, ноқил ва трансформаторҳои барқӣ, инчунин дар зеристгоҳи "Оросителная" иваз намудани ноқилҳо ва пояҳои корношома ҷиҳати кам намудани исрофи нерӯи барқ мушкилиро ба миён омадааст.

Ҳамзамон ба Шабакаҳои барқӣ ноҳия лозим аст, ки корро дар самти дуруст ба роҳ мондани ҷамъовари маблағҳои истифодабарии қувваи барқ, таъмини ҳармоҳаи ҷамъовари маблағҳои истифодабарии нерӯи барқи фойданок ва кам кардани бақияпулиҳои истифодабарии нерӯи барқ чораҷӯӣ намояд.

Корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии ноҳияро низ зарур аст, ки фаъолияти худро дар самти нигоҳдории фонди

манзил, тозагии муҳити зист, саривақт баровардани партовҳо, ободонию кабудизоркунӣ ва равшаннамоӣ беҳтар ба роҳ монад.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ин давра ба раванди ислоҳот ба соҳаи кишоварзӣ эътибори аввалиндараҷа зоҳир намуда, соли қорӣ кишоварзони ноҳия дар аксарияти бахшҳои соҳа ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд.

Натиҷаи ин мебошад, ки дар давраи ҳисоботи ба маблағи 771 млн. сомонӣ, ё ин ки 109 фоиз нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта маҳсулотҳои кишоварзӣ истеҳсол карда шуда, 64 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

Дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 17043 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шуда, 36,8 ҳазор тонна ғалладонагӣ, 17,4 ҳазор тонна пахта, 12,2 ҳазор тонна картошка, 76,5 ҳазор тонна сабзавот, 36,0 ҳазор тонна полезӣ, 7,3 ҳазор тонна мевагӣ, 5,9 ҳазор тонна ангур, 33,8 ҳазор тонна зироати хӯроки чорво, 7,5 ҳазор тонна гушт, 24,3 ҳазор тонна шир, 3,2 млн. дона тухм, 318,5 тонна пашм, 48,9 тонна пилла, 20,3 тонна асал ва 17,0 тонна гушти моҳӣ истеҳсол карда шудааст, ки аз 100,1 то 197,8 фоизро (бағайр аз картошка-96 фоиз), нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта ташкил менамояд.

Бояд қайд намуд, ки дурнамои истеҳсоли пахта дар ноҳия 101,5 фоиз таъмин карда шуда, нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта 8598 тонна зиёд мебошад.

Дар баҳши ҷамъияти ва хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия дар майдони 13193 гектар кишти зироатҳо яққол бо тирамоҳӣ гузаронида шудааст, ки 100,2 фоизро нисбати соли гузашта ташкил менамояд.

Дар баҳши ҷамъияти ва хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия дар майдони 3449 гектар кишти тақрирӣ гузаронида шуд, ки нисбати соли гузашта 27 гектар зиёд мебошад.

Мавриди зикр аст, ки ба ҳолати 1 декабри соли 2019 дар майдони 653,6 гектар кишти зироатҳои барвақтӣ гузаронида шудааст, ки нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта 45,0 гектар зиёд мебошад.

Бинобар сабаби беаҳамиятии райони ҷамоатҳои деҳоти ноҳия хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти Н.Хурсав 18,6 гектар ва Заркамар 6,6 га нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта кишти зироатҳои барвақтиро кам гузаронидаанд.

Дурнамои содироти маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти нақшаи иловагӣ ба хориҷи кишвар ба миқдори 4750 тонна тасдиқ гардида, дар ин давра 4812 тонна, ё ин ки 101,3 фоизи нақша таъмин карда шуда, аз он тариқи роҳи оҳани вилоти Сугд 4472 тонна пиёз ва ба воситаи гузароҳи шаҳри Турсунзода 340 тонна мева (зардолу-40 тонна ва олу-300 тонна) ташкил менамояд.

Дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия саршумори ҳайвони калони шоҳдор 48017 сар, аз ҷумла модагав 27202 сар, ҳайвони майдаи шоҳдор 114508 сар, парранда 83109 сар, асп 1254 сар ва 1229 оилаи занбури асал нигоҳубин карда мешавад, ки нисбати дурнамо ва ҳамаи давраи соли гузашта аз 100 то 102,6 фоизро ташкил менамояд.

Мувофиқи ҳисоботи солони замин дар марзи маъмурии ноҳия майдони умумии дарахтони бисёрсола 2662 гектар, аз ҷумла майдони боғот 1610 гектар, тоқзор 421 гектар, тутзор 342 гектар, ситрусӣ 265 гектар, ниҳолпарварӣ 14 гектар ва дигар намудҳои дарахтони бисёрсола 30 гектарро ташкил менамояд.

Мавриди зикр аст, ки рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ноҳия ба ҳисоб рафта, ҷиҳати ғани гардонидани сабади истеъмолӣ, таъмини аҳолии бо озукаворӣ ва корхонаҳои коркард бо ашёи хом, инчунин афзун намудани имкониятҳои содироти ва дар ин замина таъсири ҷойҳои нави қорӣ барои аҳолии мавқеи муайянеро ишғол менамояд.

Барои таъмини чорабиниҳои Барномаҳои рушди соҳаи боғу тоқпарварӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия барои солҳои 2016-2020 аз тарафи масъулони соҳа имкониятҳои шахсонӣ алоҳида аз ҷиҳати молиявӣ дорои оиди зиёд намудани масоҳати боғу тоқзор, вобаста ба ҷойгиршавии навҳо, дар минтақаҳои ноҳия аз ҳисоби заминҳои партов, аз гардиши кишоварзӣ берунмонда, қорами лалмӣ, чароғҳо, алафзор, талу теппаҳо ва ғайрикишоварзии минтақаҳои бо намнокӣ таъминбуда ҷиҳати бунёди боғу тоқзор ба дастури супоришҳои дода шуда нигоҳ накарда, пурра истифода бурда нашуда истодааст.

Дар соҳаи кишоварзӣ ҳоло ҳам камбудию норасогиҳои оиди таъмини иҷрои Барномаҳои соҳа, гузаронидани кишти зироатҳо дар муҳлатҳои муайяншуда, пурра ба ҳисоботҳои оморӣ дохил кардани маҳсулотҳои истеҳсолшуда, дар сатҳи паҳл қарор доштани шудгори хушсифати тирамоҳӣ, сусти ба роҳ монда шудани хизматрасонии техникӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ба назар мерасад. Дар ноҳия 2507 адад заминистифодаба-



ранда фаъолият намуда, 2357 адад бо шаҳодатномаи бақайдгирӣ таъмин буда, дар давраи ҳисоботи 308 адад қонунвайронкунии замин дар майдони 224 га ошкор карда шудааст.

Бо назардошти қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2010, №518 ба миқдори 386,98 қитъаи замини наздиҳавлигӣ ҷудо гардида, аз тарафи комиссияи ҷамъиятии ноҳия оид ба тақсироти замини наздиҳавлигӣ то ин муддат 349 гектар ба 3501 шахрвандони эҳтиётҷаманд замини наздиҳавлигӣ тақсим карда дода шудааст.

Яке аз масъалаҳои ҳалталаби соҳаи кишоварзӣ, ки ба рушди соҳа таъсири манфӣ мерасонад бад шудани ҳолати мелиоративии заминҳо буда, айни ҳол ҳолати мелиоративии 684 гектар замини қорами оби хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия, бинобар сабаби баландшавии оби зеризаминӣ ва шуршавии таркиби хок беҳбудиро тақозо менамояд.

Дар доираи иҷрои чорабиниҳои тирамоҳию зимистонӣ аз ҷониби идораи беҳдошти замин ва обёрӣ ноҳия 47 км шабакаҳои обёрикунанда, 26,5 км захбурӯ захкашҳо тоза карда шуда, 12 адад иншоотҳои гидротехникӣ, 15 адад иншоотҳои обчункунӣ ва 37 адад дастгоҳи обкашӣ таъмир карда шудааст.

Бинобар ин дар ҳолати хуб нигоҳ доштани шабакаҳои обёрӣ ва ташкили дурусти таъминоти истифодабарандагони об аз пардохти ҳаққи хизмати обрасонӣ вобаста аст.

Идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ноҳия аз ҳисоби пардохти маблағи ҳаққи хизмати обрасонӣ 1,3 млн. сомонӣ ҷамъоварӣ намуда, бақияи қарз 1,7 млн. сомониро ташкил медиҳад.

Ҳамзамон қарзи идораи мазкур аз андоз 196,0 ҳазор сомонӣ, андозии иҷтимоӣ 444 ҳазор сомонӣ ва қувваи барқ 4,0 млн. сомониро ташкил медиҳад.

Новобаста аз тадбирҳои андешидашуда, фаъолияти Идораи мазкур оиди ҷамъоварии маблағҳои ҳаққи хизматрасонии об беҳбудиро талаб менамояд.

Дар давраи ҳисоботи тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» ва риояи дигар санаду меъёрҳои экологӣ ҷиҳати солим нигоҳ доштани муҳити зист, оқилона истифодабарии захираҳои табиӣ ва баланд бардоштани маърифати экологӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, дар ин давра дар субъектҳои хоҷагидории ноҳия 29 адад санҷишгоҳу заронида, ҷиҳати ислоҳи камбудии ҷойдошта 212 адад пешниҳодҳои иҷрошавӣ ҳатмӣ дода шуда, барои вайрон кардани қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист 161 нафар шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба маблағи 22,1 ҳазор сомонӣ қаримабандӣ карда шудааст.

Новобаста аз ин, бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияро зарур аст, ки камбудии ҷойдоштаро дар самти пурзӯр намудани назорати истифодабарӣ ва ба тартиб даровардани боғҳо, ниҳолшинӣ, ташкили нуқтаҳои қабули лампаҳои каммасрафи аз истифода барномада, пешгирии партофтани партовҳо ба ҷуйборҳои обгузар, шустанӣ мошин дар шоҳроҳҳо ва ғайра бартараф намуда, назорат ва фаъолиятро пурзӯр намояд.

Қобили зикр аст, ки то ҳанӯз захираву имкониятҳои ноҳия ҷиҳати зиёд намудани майдони гармхонаҳо, сардхонаҳо, кишти тирамоҳию барвақтӣ ва тақрири зироатҳо, бунёди боғу тоқзорӣ нав ҳамаҷониба ба таври дахлдор истифода намешавад.

Вобаста ба ин, райони ҷамоатҳои деҳотро зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо маъмулони соҳа ва роҳбарони хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷиҳати ҳарчӣ зудтар гузаронидани шудгори босифат, кишти зироатҳои барвақтӣ, инчунин минбаъд зиёд намудани майдони кишти пахта чораҳои таъхирнопазир андешанд.

Сабзавоткорӣ барвақтӣ ва истифодаи ва-сеи гармхонаҳо боиси рӯендани ҳосил дар та-

моми фаслҳои сол ва ба аҳолии пешкаш намудани маҳсулоти тару тоза омилӣ ташкили ҷойҳои нави қориву баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мебошад.

Бояд қайд намуд, ки кишоварзони ноҳия дар бобати истеҳсоли навҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи зиёд дошта, бо мақсади таъмини аҳолии бо маҳсулоти барвақтӣ бояд бештар кӯшиш намояд.

Масъалаҳои зина ба зина беҳтар намудани вазъи соҳаҳои маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолии, қавонон, занон ва фарҳанг таҳти ғамхории доимии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия қарор дошта, барои пешрафти онҳо тадбирҳои мушаххас амалӣ гардонидани менамояд.

Дар ноҳия 61 адад муассисаҳои таълимӣ фаъолият дошта, роҳбарии 22 муассиса ба зиммаи занҳо гузошта шудааст, ки дар онҳо 39610 нафар хонанда, аз он ҷумла 19068 нафар духтарон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, шумораи омӯзгорон 2070 нафар, аз он ҷумла 1346 нафар занонро ташкил менамояд.

Ғайр аз ин дар ноҳия муассисаи таҳсилоти иловагӣ, маркази технологияҳои информатсионӣ ва коммуникатсия ва маркази рушди дарёфт ва рушди истеъдодҳо фаъолият намуда истодааст.

Барномаи компютеркунӣ муассисаҳои таълимӣ бо 1120 адад компютер ва 177 принтер таъмин гардида, барои баланд бардоштани тафаккури хонандагон ба технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ муассисаҳои таълимӣ ноҳия мусоидат менамояд.

Дар ин давра 23 нафар хонандагон дар озмуни байналмиллалӣ аз фанни математика иштирок намуда, 4 нафарашон ҷойҳои ифтихориро соҳиб гардида, 223 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар олимпиадаи вилоятӣ иштирок карда, 24 нафар, аз он 1 нафар ҷойи якум, 3 нафар ҷойи дуюм ва 20 нафар ҷойи сеюмро сазовор шуда, аз синфҳои 11-ум се нафар ба даври ҷумҳуриявӣ роҳат гирифта, дар озмуни вилоятӣ "Хонандаи беҳтарини сол" 11 нафар иштирок намуда, 3 нафарашон ба даври ниҳой гузашта, 1 нафар ғолиб гардид.

Дар олимпиадаи фаннӣ дар вилоят аз ҳисоби хонандагони синфҳои 10-ум як нафар ҷойи якум ва як нафари дигар ҷойи 3-юмро сазовор гашта, роҳат ба олимпиадаи ҷумҳуриявӣ гирифтанд.

Дар озмуни "Фуруғи субҳи доноӣ" се нафар иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардида, ҳавасманд карда шудаанд.

Шумораи хатмкунандагон 2255 нафарро ташкил намуда, 1434 нафар, ё ин ки 63,6 фоиз ба муассисаҳои миёнаи касбӣ ва донишгоҳҳои олий (Олий-36,7%) тариқи Маркази Миллии Тести назди Президентӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд.

Дар назди 32 адад муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия Марказҳои инкишофи кӯдак фаъолият дошта, дар онҳо 940 нафар, аз он ҷумла 410 нафарашон духтарон, инчунин дар 4 адад боғчаҳои бачагона 460 нафар, аз ҷумла 217 нафар духтарон, инчунин як адад боғчаи бачагонаи хусусӣ бо фарогирии 30 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст.

Дар коллеҷи омӯзгорӣ 26 нафар омӯзгорони маълумоти оидор ба таълиму тарбия сафарбар карда шуда, аз онҳо 5 нафар омӯзгорон дорои номзади илмҳои педагогӣ, 6 нафар ҳамкор, аз шумораи умумӣ 12 нафар бо дараҷаи олий фаъолият намуда, дар шӯбаи рӯзонаи коллеҷи омӯзгорӣ 137 нафар донишҷӯён, аз он 117 нафар духтарон, дар шӯбаи ғоибона 526 нафар, аз он 419 нафар духтарон таҳсил менамоянд.

Дар мактаб-парваришгоҳи ноҳия 429 нафар хонандагон таҳсил менамоянд, ки аз он 179 нафарашонро духтарон ташкил дода, ки ба

Ҳисоботи солонаи раиси ноҳияи Қубодиён Файзуллозода Зафар дар Маҷлиси вакилони халқи ноҳия

Идома аз саҳ. 1-3

онҳо 27 нафар омӯзгорон, 27 нафар коргарон таълиму тарбия ва хизмат мекунад.

Дар мактаб-парваришгоҳ 27 нафар доимӣ зиндагонӣ намуда, аз он 5 нафар духтарон, аз шумораи умумӣ 1 нафарашон ятими кулл ва 26 нафарашон бепадар мебошанд.

Дар Муассисаи давлатии таълими «Литсейи касбии техникаи ноҳияи Қубодиён» 226 нафар, аз ҷумла 76 нафар духтарон таҳсил намуда истода, онҳо бо ихтисосҳои кафшергари барқӣ, дӯзандагӣ, барқӣ, омӯзиши барномаи компютерӣ, тракторчӣ-мошинчӣ истеҳсолоти кишоварзӣ ва ронанда фаро гирифта шудааст.

Ҳайати муҳандисии омӯзгорӣ муассиса аз 41 нафар иборат буда, аз он 24 нафар омӯзгор ва устоҳои таълими истеҳсолӣ, аз ҷумла 7 нафар занонро ташкил менамояд.

Дар баробари пешравиҳо, дар соҳаи маориф бештар камбудию норасогиҳо ба чашм расида, шӯбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва масъулини соҳаро лозим аст, ки дар самти бештар ба роҳ мондани сатҳи таълиму тарбия, давомоти хонандагон, сару либоси хонандагон ва дар асоси нақшаи чорабиниҳои алоҳида бо мақомоти дахлдор ва аҳли ҷомеа доир ба сохтмони синфхонаҳои иловагӣ, пешгирии қардани ҳолатҳои аз таҳсил берун мондани наврасон, хусусан духтарон тадбирҳои мушаххасро амалӣ созанд.

Ба ғайр аз ин мушкилоти соҳа сохтмони муассисаҳои таълими нав дар деҳаи Учқунбод ҷамоати деҳоти Заркамар барои 600 ҷойи нишастии хонанда ва дар деҳаи Бошқала ҷамоати деҳоти ба номи У.Назаров барои 320 ҷойи нишастии хонанда мебошад.

Ҳамасола бо мақсади таъмини фаъолияти пурсамари муассисаҳои тиббӣ ва бештар намудани хизматрасони тиббӣ ба аҳолии, харидорӣ таҷвизоти муосири тиббӣ, сохтмон ва таъмиру барқарорсозии бунгоҳу марказҳои саломатӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад.

Дар ноҳия 1 адад Беморхонаи марказӣ, 3 адад беморхонаи рақами, 1 маркази саломатии марказӣ, 16 марказҳои саломатии деҳот, 34 бунгоҳҳои тиббӣ, 9 адад марказҳои соҳавӣ фаъолият дошта, масъалаи пешгирии бемориҳои сироятӣ таҳти назорати доимӣ қарор дорад.

Дар муассисаи кӯмаки аввалия тиббии санитарии ноҳия 69 духтурон ва 285 нафар кормандони миёна тибб, дар сохтори госпитали ноҳия 83 нафар духтурон ва 300 нафар кормандони миёна тибб, дар маҷмӯъ дар соҳаи тандурустии ноҳия 152 нафар духтурон ва 585 нафар кормандони миёна тибб фаъолият намуда, 5 нафар духтурони аълоҷибони соҳаи тандурустӣ, 58 нафар духтурони категорияи олий, 16 нафар духтурони категорияи якум ва 40 нафар духтурони категорияи дуюмро ташкил менамояд.

Дар ёздаҳ моҳи соли 2019 дар шӯбаҳои табобатии профилактикии сохтори госпиталӣ ва беморхонаҳои рақами ноҳия 12122 нафар бистарӣ шуда, 11999 нафар қавоб шудааст, ки ин 99 фоизро ташкил менамояд.

Вазъи эпидемиологии бемориҳои сироятӣ дар ноҳия муътадил буда, риояи меъёрҳои санитарии гигиенӣ ва зиддиэпидемикӣ зерин назорати доимии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳия қарор дошта, дар давраи ҳисоботи шумораи бемориҳои сироятӣ шадиди меъдаю рӯда 132 нафар, домана 2 нафар, гулафшон 8 нафар, баногӯшак 13 нафар ва осебдидагон аз ҳайвонҳо 109 нафар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд ба қайд гирифта шудааст.

Дар ин давра аз ҷониби Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳия барои иҷро накардани пешниҳодҳои санитарӣ, санадҳо ва риоя накардан ба қоида ва меъёрҳои санитарӣ 203 протоколи маъмури тартиб дода, ба маблағи 25,6 ҳазор сомонӣ ҷарима баста шуда, фаъолияти 80 адад иншоотҳо барои ислоҳи камбудии қойдошта муваққатан боздошта шудааст.

Ҳамагӣ дар қайди маркази мубориза зидди бемории сили ноҳия 422 нафар бемори сил зерин назорати диспансерӣ қарор дошта, дар ин давраи соли қорӣ шумораи бемории сил 22 нафар ба қайд гирифта шудааст.

Шумораи гирифтронии бемории нашъамандӣ 30 нафар ва вируси норасоии масунияти одам 125 нафар, аз он ҷумла мардон 73 нафар ва занон 52 нафарро ташкил намуда, аз онҳо 26 нафарашон фавтидаанд.

Шумораи умумии занҳо дар ноҳия 93638 нафарро ташкил намуда, аз ҳисоби занону духтарон 1 нафар вакили Маҷлиси намояндагони халқи вилояти Хатлон, 9 нафар намояндаи Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, 46 нафар намояндаи Маҷлиси вакилони халқи ҷамоатҳои



шаҳраку деҳоти ноҳия ва 23 нафар хизматчи давлатӣ буда, дар мансабҳои роҳбарикунанда 114 нафар занону духтарон фаъолият менамоянд.

Тибқи маълумотҳо дар давраи ҳисоботи 104 ҳолати бекор қардани ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3 ҳолат зиёд мебошад, аз он бо қарори суд 55 ҳолат ва розигии тарафайн 49 ҳолатро ташкил дода, фарзандони ноболиғ 109 нафарро ташкил медиҳад.

Мавриди зикр аст, ки ҳолатҳои номатлуб аз тарафи занҳо аз байн наrafta, дар ин давра 18 нафар ҷиноят содир намуда ва 2 нафар худкушӣ аз ҷониби занон ба қайд гирифта шудааст. Вобаста ба ин, масъулини бахшҳои кор бо занон ва оила, сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро зарур аст, ки яққолий бо дигар мақомоти дахлдор ҷиҳати вусъат додани корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ, фаҳмондадихӣ биявӣ дар байни занону духтарон, оид ба тарзи ҳаёти солим, пешгирии худсӯзӣ худкушӣ, даст задан ба корҳои номатлуб ва ҷудошавии оилаҳои ҷавон тадбирҳои иловагӣ чораҷӯи намоянд.

Бахри эҳё сохтани аънаҳои миллӣ, баланд бардоштани маданияту фарҳанг, тарбияи фарҳангии мардум қарордони бахши фарҳанги ноҳия дар ин давра як қатор корҳоро ба анҷом расондаанд.

Бахши фарҳанги ноҳия аз 4 маркази фарҳанги-фароғатӣ, 1 осорхонаи таърихӣ кишваршиносӣ, 1 мактаби бачагонаи санъат ва 18 китобхонаи оммавӣ иборат буда, дар онҳо 85 нафар кормандон фаъолият менамоянд.

Бо вучуди пешравиҳо, фаъолияти китобхонаҳои деҳотӣ ва марказҳои фарҳангӣ беҳбудиро тақозо менамояд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону ҷавонон, дар ҳаёти ҷомеа пайвасти диққати ҷиддӣ медиҳад.

Дар ноҳия 60300 нафар ҷавонон, аз он ҷумла 29200 нафар духтарон истиқомат намуда, онҳо дар чорабиниҳои фарҳангӣ варзишӣ фаъолият ширкат карда, шумораи хонандагону донишҷӯён 14652 нафар, аз он 58 нафар ҷавонон дар муассисаҳои олии ҳориҷи кишвар таҳсил намуда, шумораи ҷавонони роҳбарикунанда 72 нафар, аз он 25 нафар занонро ташкил медиҳад.

Дар ноҳия 8 нафар барандагони стипендияи Президентӣ, 4 нафар барандагони стипендияи раиси вилояти Хатлон ва 4 нафар барандагони стипендияи раиси ноҳияи Қубодиён мебошанд.

Ҷиҳати иҷрои Барномаҳои соҳа то ин муддати соли равон 48 номгӯи чорабиниҳои фарҳангӣ-омӯзишӣ, мулоқоту вохӯриҳо бо ҷавонон дар самти пешгирии омилҳои номатлуб бо иштироки 6850 нафар ҷавонон, аз он ҷумла 3150 нафарашон бонувон чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шудааст.

Дар ин давра дар ноҳия 51 маротиба мусобиқаҳои варзишӣ, 28 маротиба машқҳои пагоҳирӯзӣ бо иштироки 5120 нафар наврасону ҷавонон, аз он 1480 нафар бонувон гузаронида шудааст.

Варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои байналмиллалӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ иштирок намуда, сазовори 121 медал, аз ҷумла, 23 медали тилло, 24 медали нуқра ва 74 медали биринҷӣ гардиданд.

Дар ноҳия 3 адад варзишгоҳ бо ҷойи нишаст, 24 адад толорҳои варзишӣ дар муассисаҳои таълимӣ, 3 адад толорҳои варзишӣ аз ҳисоби масҷидҳои ғайрирасмӣ, 1 адад майдончаи варзишии хусусӣ, 178 майдончаҳои варзишӣ, аз он 14 майдончаҳо дар деҳаҳо, аз ҷумла 53 адад

майдончаҳо аз рӯи намуди футбол, 32 майдончаҳои баскетбол, 61 адад майдончаҳои барои волейбол ва 32 адад майдончаҳои варзишӣ барои туби дастӣ фаъолият дошта, дар ин давраи соли равон бо саҳмигузориҳои соҳибкорон 2 адад майдончаҳои замонавӣ барои бозии футбол мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст.

Бояд қайд намуд, ки дар ин давра аз ҷониби ҷавонон 40 ҷиноят содир карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5 ҷиноят зиёд мебошад.

Дар баробари ин ҳодисаҳо, ки вақтҳои охир мушоҳида мешаванд, аз ҷумла шомил шудани баъзе ҷавонони мо ба ҳизбу ҳаракатҳои бегонаи ифротӣ, террористӣ ва иштироки онҳо дар амалиёти ҷангии кишварҳои хориҷ, аз масъулини бахши ҷавонон ва варзиш, шӯбаи маориф, Шумо вакилони мӯҳтарам ва умуман аҳли ҷомеа ба таври ҷиддӣ тақозо менамояд, ки дар самти бештар гардонидани вазъи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи инсондӯсту ватанпарастӣ ва риояи бечунучаро қонуниятро тартибдор чораҳои судманд андешиданд.

Ба ҳамаи тадбирҳои андешида шуда нигоҳ накарда, фаъолияти комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар самти риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" беҳбудиро талаб менамояд.

Дар давраи ҳисоботи аз тарафи ноболиғон 1 ҷиноят содир карда шуда, 34 ҳолати оворагардӣ ва 28 ҳолати савдои кӯчагӣ аз ҷониби ноболиғон ба қайд гирифта шудааст.

Дар ноҳия 9 комиссияи доимӣ ва 65 комиссияи ҷамъиятӣ фаъолият дошта, тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими аъна ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 1674 тӯйи домодию арӯсӣ, 98 маросими чил, 99 маросими сол баргузор шудааст, ки дар маҷмӯъ теъдоди умумии маърақаҳо 1871 ададро ташкил намуда, ҳароҷоти умумии онҳо 6705,2 ҳазор сомонӣ дар бар гирифта, ба ҳар як маърақа 4005 сомонӣ рост меояд.

Давоми ёздаҳ моҳи соли қорӣ 4 қонуншиканӣ ба қайд гирифта шуда, ба маблағи 19 ҳазор сомонӣ ҷаримабандӣ гардида, 140 адад қонуншиканӣ пешгири карда шуд.

Дар ноҳия 5 масҷиди ҷомеъ ва 75 масҷиди панҷвақта амал дошта, фаъолияти онҳо тибқи талаботи қонунҳои амалкунанда ба роҳ монда шудааст.

Дар асоси қарори раиси ноҳия фаъолияти 35 адад масҷидҳои ғайрирасмӣ қатъ гардида, онҳо бо розигии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва пешниҳоди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия тибқи қарори раиси ноҳия ба ҷойҳои ҷамъиятӣ тақдир дода шудаанд, аз ҷумла китобхона 3 адад, синфхонаи иловагӣ 1 адад, бунгоҳи тиббӣ 2 адад, ҷойхонаи фароғатӣ 2 адад, меҳмонхона 2 адад, хонаи истиқоматӣ 12 адад, сеҳи истеҳсолию дӯзандагӣ 3 адад, боғчаи бачагона 3 адад ва толорӣ варзиши 7 ададро ташкил менамояд.

Оиди пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳаракатҳои тундрав ва иштироки онҳо дар задхурдҳои мусаллаҳонаи давлатҳои хориҷӣ, инчунин ба Ватан баргардонидани нафарони дар хориҷи кишвар ғайрирасмӣ таҳсилдошта, мулоқоту вохӯриҳо қорҳои фаҳмондадихӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва сокинони деҳаҳои осебпазир гузаронида шуда, масъалаи маъмур таҳти назорати доимӣ қарор дорад.

Таҳлилу мушоҳидаҳои нишон медиҳанд, то ҳанӯз аз ҷониби баъзе масъулини соҳа ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳангоми гузаронидани маросимҳо ба риояи талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими аъна ва

ҷашну маросимҳо" беътиноӣ зоҳир менамоянд.

Бинобар ин, бахши дин, танзими расму оинҳои миллии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, инчунин сармутахасисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот вазираддор карда мешаванд, ки барои риояи ҳатмии муқаррароти қонун аз ҷониби ҳамаи табақаҳои ҷомеа назорати доимиро ба роҳ монда, дар самти иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва назорати пайвасти риояи қонуни маъмурро дар маҳалҳо таъмин намоянд.

Иҷрои нақшаи обуна ба рӯзномаи маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ вилоятӣ барои соли 2019 ба ҳолати то 12 декабри соли қорӣ 100 фоиз таъмин гардид.

Ҳайати эҷодии рӯзномаи ноҳиявии «Тахти Қубод» мақолаҳои таҳлиро бахшида ба соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия рӯи саҳифа оварда, нақшаи обунаро 3200 нусха, ё ин ки 98 фоиз иҷро намуданд.

Давоми соли равон мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия фаъолияти худро дар самти пешгириву ошкор қардани ҷинояткорӣ ва мубориза ба зидди қонуншиканӣ бахри таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқи роҳандозӣ намуда, дар ёздаҳ моҳи соли 2019 ба қайдгирии ҷиноят 184 ададро ташкил намуда, кушодашавии он 89,2 фоизро дар бар мегирад.

Новобаста ба тадбирҳои амалигардида ҳолати қорҳои ташкиливу оммавӣ, ҳаллу фасли мушкилоти масъалаҳои қойдошта, қабули шаҳрвандон, иҷрои саривақтии барномаҳои соҳавӣ ва амалисозии тадбирҳои созанда дар ноҳия қаноаткунанда набуда, таҳлилу коргузори бо муроҷиатҳои шаҳрвандон гувоҳи он аст, ки ҳоло ҳам нисбати арзу шикоятҳои сокинони ноҳия аз тарафи мақомотҳои дахлдор беътиноӣ зоҳир намуда, нисбат ба онҳо эътибори лозимӣ намедиданд, ки дар натиҷа сабабҳои муроҷиати такрорӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, вилоят ва Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мергарданд.

Бинобар ин, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияҳоро лозим аст, ки барои иҷрои дастуру супоришҳои додашуда, пеш аз ҳама дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, қабули шаҳрвандон ва баррасӣ намудани арзу муроҷиатҳои онҳо таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир намуда, доир ба рафъи саривақтии норасоии мавҷуда мунтазам чораҷӯӣ намоянд.

Дар маҷмӯъ гарчанде, ки мо ба як қатор дастовардҳои ноил шуда бошем ҳам, вале ҳанӯз нишондиҳандаҳои бадастомада талаботи имрӯзаро қонеъ гардонидани наметавонанд.

Дар ноҳия воситаву имкониятҳои дохилӣ барои боз ҳам суръат бахшидани рушди иқтисодиёт ва дар ин замина тадриҷан бештар гардонидани шароити зиндагии аҳолии хеле зиёданд ва аз мо танҳо масъулияти баландро талаб менамояд.

Фаромӯш набояд қард, ки вазифаи хизматӣ мову шумо вакилони мӯҳтарам, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳотро водор месозад, ки бо қору амалҳои неки созандаи худ барои рушди минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии ноҳия, бештар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум саҳми арзандаи хешро дарёф надорем.

Бинобар сабаби он ки дар арафаи ҷашнгирии Соли нави мелодӣ қарор дорем, ҳамаи Шуморо бо фарорасии Соли нав табрик гуфта, дар арафаи соли нав роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, фаъолон ва дигар сохтору мақомоти давлатӣ вазираддоранд, ки доир ба масъалаи расонидани кӯмаку дастгирии ҳамаҷониба ба оилаҳои камбизоат, ятимону маъюбон ва бепарасторон, чораҷӯӣ намуда, омодагии ҳамаҷониба ба кишту кор, бунёди боғу тоқзор, нишондиҳандаҳои иқтисодии ҷамъиятӣ, дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олий мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо натиҷаҳои хуби меҳнатӣ ҷамъбааст хоҳед қард.

Итминон дорам, ки ҳар яки Шумо иҷрои вазифаву масъулияти ба зимаатон вогузор шударо минбаъд низ бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, дасту дили гарм ва азму иродаи қавӣ, нангу номуси ватандорӣ таъмин намуда, барои ояндаи неки сарзамини аҷдодамон, саҳми сазовори худро гузошта, нишондиҳандаҳои иқтисодии ҷамъиятӣ, дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олий мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо натиҷаҳои хуби меҳнатӣ ҷамъбааст хоҳед қард.

Бо чунин ниятҳои неки ба Шумо барори қор ва иқболи баланд орзу менамоям!

Ҳамеша саломату сарбаланд бошед!

Ҳисоботи муовини раис Тоҷинисо Шарипова аз рӯи масъалаҳои 2-3-юми рӯзномаи иҷлосияи бисту якуми Маҷлиси вакилони халқи ноҳия

Комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Кубодиён оид ба қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мудоғи ва амният фаъолияти худро дар асоси Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Низомномаи комиссия ва дигар санадҳои меъёриро ҳуқуқӣ ба роҳ монда, тибқи нақшаи чорабиниҳои таҳия ва тасдиқ гардидаи комиссия дар давраи ҳисоботи соли қорӣ 6 маротиба маҷлиси худро доир намуд.

Дар маҷлиси доиргардидаи комиссия, асосан масъалаҳои вобаста ба ҳуқуқвайронкунии ноболигон, пешгирии ҷиноятҳо, тартиботи ҳуқуқӣ ва пешгирии аз гаравиши ҷавонон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.

Таъмини волоияти қонун дар ҷомеа заминаи воқеан муҳими таҳми истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, оромии осудагии мамлакат ва дар маҷмӯъ кафили инкишоф ва рушди ҳамҷаҷибаи ояндаи кишварамон мебошад.

Аъзои Комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Кубодиён «Оид ба қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мудоғи ва амният» дар байни аҳолии ноҳия вохӯриву мулоқотҳо баргузор намуда, дар бораи худшиносиву ватандӯстӣ, фидокору содиқ будан ба Ватану миллатро пайвасти миёни сокинон талқин менамоянд.

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, ки «Терроризм Ватан, миллат ва дин надорад» ва ҳамзамон воқеаҳои моҳи ноябри соли равон моро водор ба он месозад, ки ба таври доимӣ хушбӯи сиёсиро нигоҳдорем ва дар мубориза алайҳи ин зуҳуроти ба ҷамъият хатарнок ба таври дастаҷамъона истодагарӣ намуда, нагузорем то гурӯҳи ноҳалафе сулҳу оромии кишвари моро халалдор намояд.

Дар доддаи 42-юми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст «Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конституция ва дигар қонунҳоро риоя намуда, ҳуқуқ озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд, надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад».

Дар давоми соли қорӣ қорамандони ШВҚД дар ноҳия оиди таъминоти тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии содиршавии ҷиноятҳо, ошкор намудани ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳ ва ҷараёниҳои ифротӣ ва иштироки онҳо дар муҳорибаҳои мусаллаҳона кушодани ҷиноятҳо қорро пурзӯр намуда, дар ин мундариҷа каттор натиҷаҳо ноил гардиданд.

Дар ин давра аз тарафи шӯъбаи Вазорати қорҳои дохилии ноҳияи Кубодиён 184 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, аз ин 166-тоаш кушода шуда 89,2%-ро ташкил медиҳад. Аз ҷиноятҳои бақайдгирифташуда 32-тоаш ҷиноятҳои вазнинро ташкил медиҳад, ки ҷамаи онҳо сари вақт кушода шудаанд.

Шӯъбаи Вазорати қорҳои дохилии ноҳияи Кубодиён оиди таъмини иҷрои фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти № 464 аз 12 апрели соли 1996 «Дар бораи пурзӯр намудани мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддира» қорро пурзӯр намуда, дар давраи ҳисоботи 3 ҳолати ҷиноят вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддира ошкор намуда, дар рафти қорба-риҳо ба миқдори 56,2 грамм маводи ҳашиш дарёфт карда шуда, нисбати шахсон алоҳида парвандаҳои ҷиноятӣ кушода шудааст.

Оиди вайрон намудани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» 127 ҳолат, «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» 13 ҳолат, «Дар бораи танзим анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 4 ҳолат ошкор карда шуда, нисбат ба шахсон алоҳида протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст.

Яке аз омилҳои номатлуб даст ба худкушӣ задани шаҳрвандон мебошад. Дар соли қорӣ 6 ҳодисаи ба худкушӣ даст задани шаҳрвандон (дарозтар) мешаванд. Ин тӯлонитари Шаби сол дар назари Эронӣ наҳс буд, зеро илова бар сармоия саҳти замистонӣ дар ин шаб ҷамаи аҳраман ториқӣ идома меёфт. Барои дафъи ин нухусат оронинён то бозомадани хуршед ба даври оташ шодӣ мекарданд ва хон мегустанданд ва маязд нисор мекарданд, ки бозмондаи ин расм ҳанӯз бар ҷой аст. Кирмонӣ муътақид буданд. Қорун ба шакли ҳезумишкани шаб ба дари хонаҳо меояд ва ҳезум ба онҳо медиҳад, ки ин ҳезумҳо ба шилши (хисти) тилло табдил мешаванд ва бинобар ин то субҳ бедор мемонанд. Ин маросим ёдовари-Бонил дар Крисмас аст ва мерасонад, ки Ялдои Эронӣ ва Крисмас аз як моя сарчашма гирифтаанд. Дар адабиёти



Роҳҳо ва воситаҳои мубориза бар зидди ифротгарӣ доир гардид.

Тавре Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, ки «Терроризм Ватан, миллат ва дин надорад» ва ҳамзамон воқеаҳои моҳи ноябри соли равон моро водор ба он месозад, ки ба таври доимӣ хушбӯи сиёсиро нигоҳдорем ва дар мубориза алайҳи ин зуҳуроти ба ҷамъият хатарнок ба таври дастаҷамъона истодагарӣ намуда, нагузорем то гурӯҳи ноҳалафе сулҳу оромии кишвари моро халалдор намояд.

Дар доддаи 42-юми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст «Дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конституция ва дигар қонунҳоро риоя намуда, ҳуқуқ озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд, надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад».

Дар давоми соли қорӣ қорамандони ШВҚД дар ноҳия оиди таъминоти тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии содиршавии ҷиноятҳо, ошкор намудани ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳ ва ҷараёниҳои ифротӣ ва иштироки онҳо дар муҳорибаҳои мусаллаҳона кушодани ҷиноятҳо қорро пурзӯр намуда, дар ин мундариҷа каттор натиҷаҳо ноил гардиданд.

Дар ин давра аз тарафи шӯъбаи Вазорати қорҳои дохилии ноҳияи Кубодиён 184 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, аз ин 166-тоаш кушода шуда 89,2%-ро ташкил медиҳад. Аз ҷиноятҳои бақайдгирифташуда 32-тоаш ҷиноятҳои вазнинро ташкил медиҳад, ки ҷамаи онҳо сари вақт кушода шудаанд.

Шӯъбаи Вазорати қорҳои дохилии ноҳияи Кубодиён оиди таъмини иҷрои фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти № 464 аз 12 апрели соли 1996 «Дар бораи пурзӯр намудани мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддира» қорро пурзӯр намуда, дар давраи ҳисоботи 3 ҳолати ҷиноят вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддира ошкор намуда, дар рафти қорба-риҳо ба миқдори 56,2 грамм маводи ҳашиш дарёфт карда шуда, нисбати шахсон алоҳида парвандаҳои ҷиноятӣ кушода шудааст.

Оиди вайрон намудани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» 127 ҳолат, «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» 13 ҳолат, «Дар бораи танзим анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 4 ҳолат ошкор карда шуда, нисбат ба шахсон алоҳида протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст.

Яке аз омилҳои номатлуб даст ба худкушӣ задани шаҳрвандон мебошад. Дар соли қорӣ 6 ҳодисаи ба худкушӣ даст задани шаҳрвандон

ба қайд гирифта шудааст, ки аз он 2 нафарашон занон ва 4- нафарашонро мардҳо ташкил медиҳад. Ҳар як ҳодиса аз тарафи комиссияи махсус санҷида барои маҷлиси омилиҳои он омӯхта шудаанд.

Барои пурра намудани фазои холии иттилоотии наврасону ҷавонон ҳамасола дар ноҳия чораандешӣ карда шуда обун ба рӯзнома ва маҷлаҳои кӯдакони ҷумҳуриявӣ, виллоятӣ ва ноҳиявӣ тахти назорат қарор дорад.

Аз тарафи роҳбарият ва гурӯҳи пешгирӣ ва ҳуқуқвайронкунии байни ҷавонон ва ноболигон 185 маротиба дар муассисаҳои таъсилоти миёнаи умумӣ вохӯриҳо гузаронида шуда, 37 адад мавод ба Комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ирсол карда шуд, 67 маротиба амалиёт гузаронида шуда барои овозагардӣ 34 нафар дастгир шудаанд.

Тибқи нақша ва чорабиниҳои тасдиқгардидаи Барномаи комиссияи ҳуқуқи кӯдак дар яҷо-яғӣ бо масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баҳри пешгирии ҳуқуқвайронкунии ва ҷиноят даст задани ноболигон дар мактабҳои таҳсилоти умумии миёна вохӯриҳо гузаронида шудааст.

Комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Кубодиён «Оид ба қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мудоғи ва амният» фаъолияти тарғиботи ташвиқоти миёни сокинон пурзӯр намуда, баҳри огоҳии доимии аҳоли аз мақсадҳои фарзандонӣ гурӯҳҳои ифротӣ чораҳои дахлдор ва саривақтӣ андешида, бо боварӣ иҷор менамояд, ки дар оянда низ дар самти иҷрои вазифаҳои дар пеш гузаштаи Комиссия бештар талош намуда, баҳри саҳми арзанда гузоштан бо ҷалби вакилони мардумӣ дар таъмини волоияти қонун дар ҷомеа тамоми чораву тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунанд.

Баррасӣ гардидани «Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобаҷогузори кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022» дар Иҷлосияи Маҷлиси вакилони халқи ноҳия аз он шаҳодат медиҳад, ки боз як бори дигар таваҷҷӯҳ ба иҷрои барномаҳои давлатӣ, махсусан барномаҳои марбут ба фаъолияти занон аз масъалаҳои рӯзмарраи давлат арзёбӣ мегардад.

Бо мақсади таъмини иҷрои самарабахши «Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобаҷогузори кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022» дар ноҳия ва дар ин замина таъмини иштироки фаъоли занон дар мансабҳои роҳбарикунанда ва ҷамаи сохторҳои давлатӣ чораҷӯӣ карда шуда, қарори раиси ноҳия аз 15 июни соли 2017, №631 дар бораи тасдиқи Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобаҷогузори

кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022» ба тасвир расида барои иҷро ба ташкилоту муассисаҳои дахлдор ва ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳия ирсол карда, рафти иҷрои барномаи мазкур ҷараён дорад.

Баҳри таъмини иҷрои пурсамари барномаи мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия пайвасти тадбирҷӯи карда шуда, айни замон шумораи умумии занҳо дар ноҳия 93638 нафарро ташкил мекунанд, аз ҳисоби занону духтарон 1 нафар вакили Маҷлиси намоияндагон халқи вилояти Хатлон, 9 нафар намоияндаи Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, 46 нафар намоияндаи Маҷлиси вакилони халқи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия, аз он ҷумла дар Ҷамоати шаҳраки Кубодиён 6 нафар, Ҷамоати деҳоти Заркамар 4 нафар Ҷамоати деҳоти ба номи Утақара Назаров 5 нафар, Ҷамоати деҳоти ба номи Ишмурод Ниёзов 6 нафар, Ҷамоати деҳоти ба номи Носири Хусрав 6 нафар, Ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлол 6 нафар, Ҷамоати деҳоти Тахти Сангин 11 нафар, Ҷамоати деҳоти Навобод 2 нафар ва 20 нафар хизматчи давлатӣ буда, дар мансабҳои роҳбарикунанда 136 нафар занону духтарон, аз он ҷумла дар сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 3 нафар ва дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия 6 нафар фаъолият дошта, айни замон 5 нафар зан дар руҳияти захираи кадрҳои роҳбарикунанда қарор дорад.

Саҳми занон дар фаъолияти соҳаҳои муҳталифи хоҷагии халқи ноҳия назаррас буда, занони қобили меҳнат дар ноҳия 18 ҳазору 198 нафарро ташкил дода, аз ин шумора дар соҳаи маориф 2 ҳазору 16 нафар ё ин, ки 64, 1% ташкил намуда, 22 муассисаи таълимӣ занон ба уҳда доранд. Дар соҳаи тандурустӣ 766 нафар ё ин, ки 62, 1% аз ҳисоби занон буда, 8 нафар занон дар ин соҳа ба ҳайси роҳбар фаъолият доранд. Дар соҳаи фарҳанг 45 нафар ё ин, ки 48%, дар соҳаҳои нақлиёт ва алоқа 6 нафар ё ин, ки 14%, дар соҳаи саноят 74 нафар ё ин, ки 24%, дар соҳаи кишоварзӣ 14 ҳазору 462 нафар, аз он ҷумла 56 нафар занон ба ҳайси роҳбарони хоҷагии деҳқонӣ фаъолият намуда истодаанд.

Масъалаи маблағгузори «Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобаҷогузори кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022» дар ноҳия зери назорати махсус қарор дошта, маблағи умумии дар Барнома барои давраи фаъолияти он дар солҳои 2017-2022 пешбинишуда 10000 сомониро ташкил дода, аз он танҳо дар шашмоҳаи дуоми соли 2017 ба миқдори 600 сомонӣ ва дар давоми соли 2019 ба миқдори 1500 сомонӣ истифода карда шудааст.

Вобаста ба васеъ намудани имкониятҳои духтарон оид ба дастрасӣ ба таҳсилоти касбие, ки талабот ба онҳо дар ноҳия зиёд аст, чораҷӯӣ карда шуда, айни замон тариқи Квотаи Президенти 56 нафар духтарон аз ҳисоби ноҳия дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар таҳсил намуда истодаанд.

Соли равон Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобаҷогузори кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022 дар Маҷлиси Ҷамоати деҳоти ба номи Носири Хусрав баррасӣ гардида, вобаста ба иҷрои самараноки Барномаи мазкур дар Ҷамоати деҳоти ба номи Носири Хусрав қарори дахлдор Маҷлиси ҷамоат қабул гардид.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кубодиён минбаъд низ амалигарди «Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобаҷогузори кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2017-2022» ва дигар санадҳои дахлдорро вобаста ба ҳаёти занон тахти назорати махсус қарор дода, баҳри таъмини ҷобаҷогузори кадрҳо ва баланд бардоштани мақоми занҷомеа дар ноҳия тадбирҳои судмандро амалӣ менамоянд.

ДАР БОРАИ ШАБИ ЯЛДО

Дар асоси ва боварҳои қадимии Эронӣ гуфта шудааст, ки Меҳр аз нуре, ки аз паси кӯҳҳои Албурз метобад, тавлид шудааст. Эронӣ Қадим дар шаби Ялдо ба домани ин кӯҳ мерафтанд, то ки субҳ шафақи сурхорам ҳамчун намоди таввалуди Меҳр мушоҳида намоиянд бар тан зиреҳи зарин ва бар душ сипари симин ва дар даст гурзе гарон дорад. Бар гардунаи минуии бо ситораҳо мунаққаш, ба ҷаҳор аспӣ саф намирада, ки наълҳои зарин ва симин доранд, савор аст.

Ялдо тӯлонитарини шабҳои сол ва оғози инқилоби шаттавист (зимистонӣ), ки пас аз он офтоб аз бурҷи Қавс ба бурҷи Ҷадӣ таҳвил мешавад рӯзҳо андак-андак баландтар

(дарозтар) мешаванд. Ин тӯлонитари Шаби сол дар назари Эронӣ наҳс буд, зеро илова бар сармоия саҳти замистонӣ дар ин шаб ҷамаи аҳраман ториқӣ идома меёфт. Барои дафъи ин нухусат оронинён то бозомадани хуршед ба даври оташ шодӣ мекарданд ва хон мегустанданд ва маязд нисор мекарданд, ки бозмондаи ин расм ҳанӯз бар ҷой аст. Кирмонӣ муътақид буданд. Қорун ба шакли ҳезумишкани шаб ба дари хонаҳо меояд ва ҳезум ба онҳо медиҳад, ки ин ҳезумҳо ба шилши (хисти) тилло табдил мешаванд ва бинобар ин то субҳ бедор мемонанд. Ин маросим ёдовари-Бонил дар Крисмас аст ва мерасонад, ки Ялдои Эронӣ ва Крисмас аз як моя сарчашма гирифтаанд. Дар адабиёти

форсӣ шуаро зулфи ёр ва ҳамчунин рӯзи ҳиҷратро аз ҳайси сиёҳӣ ва дарозӣ ба шаби Ялдо ташбеҳ мекунанд ва аз ашъори бархе аз онҳо монанди абёти зер аз Муъаззӣ ва Саной низ робитаи байни Масеҳ ва Ялдо дарк мешавад:

**Эзди дадор меҳру кини ту, гӯй,
Аз шаби Қадр офариду аз шаби Ялдо.
З-он ки ба меҳрат бувад таққаруби муъмин.
З-он ки ба кинат бувад тафохури тарсо.**

Муъаззӣ

**Ба соҳибдавлате пайванд, агар номе ҳамеҳоҳӣ,
Ки як аз чоқарий Исо чунин маъруф шуд Ялдо.**

Саной

Шояд ба асоси ин байт буда, ки соҳиби «Бурҷони қотъ» пиндошта, ки Ялдо номи яке аз мулозимони Ҳазрати Исо (а) будааст.

МАВЛУД

**ЗИЁ АБДУЛЛО - ШОИРИ
РАВОНШИНОС ВА РАВОНБИН**



Зиндагинома

Зиё Абдулло (Абдуллоев Зиёдулло) 10 ноябри соли 1948 дар деҳаи Хишкӯпруки ноҳияи Кубодиён зода шуда, шаҳодатномаи маълумоти миёнаро (1966) дар ҳамон ҷой гирифтааст. Маълумоти олии омӯзгориро соли 1971 дар Душанбе соҳиб шудааст. Солҳои 1971-1976 муаллими мактабҳои зодгоҳаш будааст. Дар ин миён сола хизмати аскарӣ карда, солҳои 1976-1977 дар рӯномаи «Комсомоли Тоҷикистон», 1977-1983 дар маҷаллаи «Садои Шарқ», 1983-1991 дар Дафтари тарғиби адабиёти Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, 1991- 2007 дар рӯномаи «Чумхурият» фаъолият бурдааст. Ду сол (1989-1990) дар рухсатии озоди эҷодӣ будааст. Аз соли 2007 корманди нашриёти «Адиб» аст. Офародаҳояш аз соли 1970 дар васоити ахбори умум ва маҷмӯаҳои дастҷамъии «Шоир» (Мадрас, 1982), «Литературная газета» (Маскав, 1984), «Исток» (Маскав, 1986), «Сузирия» (Київ, 1987) ба забонҳои русӣ, белорусӣ, инглисӣ, олмонӣ, булғорӣ, чехӣ, арманӣ, ўзбекӣ, туркманӣ тарҷума ва нашрияву маҷаллаҳои гуногуни Эрону Афғонистон чоп шудаанд. Соли 1982 дар Конфаронси адабони ҷавони шӯравӣ Львов, соли 1984 дар Машварати адабони ҷавони шӯравӣ (Маскав) иштирок кардааст. Дар ин машварат китоби ашъорашро барои чоп дар Маскав пешниҳод кардаанд, ки соли 1988 бо номи «Единою болхю» (нашриёти «Молодая гвардия») ба таъби расидааст. Соли 1986

дар Душанбе, соли 1988 дар Маскав дар Симпозиуми адабони ҷавони мамлакатҳои сотсиалистӣ иштирок ва суҳанронӣ намудааст.

Эҷодиёт

Гулчини ашъору дostonхояш дар авроқи маҷмӯаҳои «Кафи хок» (1982), «Дарё» (1985), «Фурӯғ» (1990), «Тқсяча родников» (дар ҳаммуаллифӣ; Маскав, 1998), «Лоластон» (се дoston, 2003), «Лонаи урёни арвоҳ» (романи манзум, 2003), «Бодгирех» (2006) ва «Ҷоми Симурғ» (2008) ба чоп расидаанд. Дostonи «Коргар»-аш ба забони русӣ тарҷума ва дар алоҳидагӣ (1989) чоп шудааст. Муаллифи ҳафт дostonи устуравӣ-таърихӣ-фалсафӣ – «Коргар» (1979-1984), «Фариштаҳои орзу» (1983-1988), «Дар ҳошияи «мухаммаси «Зери теғ»-и Мушфиқӣ» (1984-1989), «Лоластон» (1996), «Таҷовузи нур» (1997), «Аноҳиди пиндор» (2002) ва «Гули нур» (2011) мебошад. Ашъори алоҳидаи Р.Бёрнс, В.Маяковский, П.Неруда, А.Нетто, Момансо, В.Коротич, Е.Евтушенко, Д.Сэдэв, китоби шоири русизабони белорус Юрий Сапочков «Нуктаи бебозгашт» ва чанд шоири дигари белорус, украин, ўзбек, туркман ва ғ., пйесаи «Сукрот ва...»-и Э.Радзинский, рисолаи Бобочон Ғафуров ва Николай Прохоров «Тоҷикон ва талошҳои таърихии онон барои озодии Ватан» (ҳамроҳи И.Қосимзода)-ро тарҷума ва ҳамагонӣ кардааст. Силсилаи мақолаҳои илмии иҷтимоӣ ва фалсафияш мӯҷиби баҳсу муҳокимарониҳои хосу ом гардидаанд. Чордаҳ олимпиадеи ҷумҳурӣ сазовори Ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ гардидаанд.

Мукофот

Ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ;
Аълочии фарҳанг ва матбуоти Тоҷикистон;
Ифтихорномаи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (1994);
Медали «Хизмати шоиста» (1998).

1920 - СОЛИ МУШ

Имсол соли муш аст,
Дил дар ҷӯшу хурӯш аст.
Ҳадияи ёр баҳри мо
Дидани ҳусни рӯш аст.
Ҷамъи сарват баҳри муш,
Иқдоми хубест бар душ
Чолокию зиракӣ
Месазад ўро дилхуш.
Соли бахту саодат,
Пешравӣ дар саноат.
Меваю сабзавот ҳам
Моро созад қаноат.
Тавлиди фарзанд имсол,
Аз рӯи муш гӯянд-фол.
Писар бошад ё духтар
Мешавад некӯхисол.
«Соли муш»хоҳам дӯстон,
Шоли орад бар остон.
Сулҳу Ваҳдат доимо
Бошад дар Тоҷикистон.

*Гирдоваранда:
Шералӣ Шехвали*

ТАВАҚҚУХ

Барои пайдо намудан ва баргардонидани ҳуҷҷатҳои ронандагии гумшуда ба номи Расулов Ҷумъабек мукофот эълон шудааст. Аз шахсони пайдонамуда хоҷиш менамоем, ки ба рақамҳои 934-01-46-38 занг зада бар ивази ҳуҷҷатҳо соҳиби тухфаи арзишманд гарданд.

ЭЪЛОН

Номаи камоли гумшудаи силсилаи №136332 дар бораи хатми синфи 11, ки онро соли 1988 МТМУ –и №9-ноҳияи Кубодиён ба Ялғашев Пардали Холикулович додааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи силсилаи ТШТ-А № 0279202 дар бораи хатми синфи 11, ки онро дар соли хониши 2008-2009 Гимназияи хусусии ба номи Н.Хусрави ноҳияи Кубодиён ба Ҷумъазода Қурбон додааст, эътибор надорад.

ГУЛБАРГҲОИ КАФИ БОД – НАВГОНӢ ДАР НАЗМ

Ҳайрони андешаи бодам,
Ки гулро мебусад ба хок

меғелад...

Тана аз дил,диллаш аз тан

бинозад,
Ки дида зан зи ҳусни зан бинозад.

Хамӯшӣ на даҳан дорад на шикам,
Вале ҳамаро бо ғавғошон

фурӯ мебарад.
Ва на мебинияш, на мешунавияш.

Ҳар сол танҳои ва хомӯшии

дарахтҳо,
Мева мешаванд,ва дарси сӯфӣ ме-
диҳанд.

Гулҳо хандаи поки худро
Танҳо ба тифлон тухфа меоранд.

Ҳар ниҳоли ширин аз андешаи

ту рӯида,
Ҳар талхмеваи аз ёваҳои ман.

Зиндагӣ сахт,ки шуд нарм даро,
Каме аз хорасанги шарм баро.
Бағали ёр агар ки сард шавад,
Бағали Хоҷа Обигарм даро.

Ту нахуст ошиқи худ шав,ки

шавам ошиқи ту,
Лоиқи ҳусни дилат шав,ки

шавам лоиқи ту.
Хешро гум ҷӣ кунӣ дар талаби

сидқи касон,
Сидқи худ кун,ки ҷаҳон пур

шавад аз содиқи ту.
Гулбарги ба ноз чидаро монӣ.
Оҳуи зи ҷо ҷаҳидаро монӣ

(харитаи Тоҷикистон)

Ду нафар насиҳат мекард:яке

беҳунари қоҳил,
Дигаре бе хиради танбал,
Бехираду беҳунарҳое

шунавандаи он ду буданд,
Хушхираду хунар даруни хирад

гум буду даруни хунар...
Дидем басы,ки туф сари гул

фикананд,
Кас дид,ки гул низ ба кас туф

бизананд?
Чу худро биёби хушунат гум аст,
Чу аз худ бурунӣ,хушунат туй.

Гар даҳон гардад саросар осмон,
Кай бигунҷад ростӣ дар он даҳон.

Аз мағалҳои гарони кӯдакони

мӯсафед,
Кӯдаки ғаҳвораи оянда

меларзад чу бед.
Гули зиндагонӣ бибӯву бирав
Гуле то бибӯяд гуле шав зи нав.

Бо гул урёни дарунобод зӣ,
Чун замину осмон озод зӣ.

Ба сайёраҳои фалак чид гард,
Пайи зодани ман Замин чид дард.

Ногоҳ Замин таркаду резад

чу нафас,
Бар гӯши фалак нест ба ҷуз

гинги мағас.
Чу хуршедхӯй биёмузамат,
Бубояд чу хуршед ҳам сӯзамат.

Маҳбасы сад тарс ба дил зодаам,
Рӯшани умр зӣ каф додам.

Замин ҳам

нусхабардори фалакҳост,
Чи гулҳо офтобу моҳсимост.

Мебарам бори замину осмон,
Боргар гӯяд,ки кам бардоштам.

Бигардонед занҳоро ба занҳо,
Ки шояд мардҳои мард зоянд.

Замин аз ишқ меҷӯшад чу гулхан,
Нигар бар шӯълазори боғу гулшан.

Мезананд болову поён чархи маст,
Ишқ дар ҳангомаҳезии худ аст.

Устоди насиҳатем дар рӯйи ҷаҳон,
Дар хона насиҳатгари мо

фарзандон.
Офтоб аз санг гулрӯён расид,
Аз гули дил сангрӯён омадам

Дар хона ғавғо то фалак,
Берун ҳама моҳу малак.

Зиндагӣ чун наъраҳои шер шуд,
Фалсафа аз фалсафа дилгир шуд.

Аз бало ҷӣ тарсонӣ чун на аз

Худо хезад,
Гар на аз манну аз ту,аз кучо

бало хезад.
Эй ҳама олам даруни ҳақ чу гард,
Ҳақ бишав,дигар ба гирди ҳақ

магард.
Ба чашмеву абрӯ тавон ҷанг дохт,
Ба ҷон қандан,аммо тавон

сулҳ сохт.
Дар фалак оворатар аз ман Замин,
Гӯиё ҷон омадам ман, тан Замин

Бишӯй ҳар қадар ғаҷдӣи кина,
Муҳаббат он қадар ҷӯшад ба сина.

Фигони мард аз занҳои сард аст,
Зани сард аз кучо зан,сарддард аст.

Ба вақти гирифтани даҳан аҷдаҳой,
Ба ҳангоми додан кафе мурпой.

Ҷаҳон аз худпарастӣ шуд балоҳӯ,
Вагарна нозанинтар аз ҷаҳон ку?

Хамӯширо ба поки мон ба мизон,
Тарозу ларзад аз ҳайрат чу мизон.

Поктарин шоҳи ҷаҳон аст тифл,
Гиряи ў хукми ҳаёти замин.

Гуфтанд:-Ҳақиқат як рӯ дорад!
Гуфтам:-Дурӯғ низ ҳақиқат аст,

вале чанд рӯ дорад?
Офтоб ба замин гуфт:

«Хулосаҳо гирданд!»
Бодиринро вараҷа гирифт

,гандум лаб газид,
Харбуза,ки аз шӯҳии

шарбат завқаш расида буд,
Паққос хандид...

Ҷама чиз замон-замон бӯйи

пӯсидан медиҳад,
Бод низ,борон низ,сухан низ...

Ҷамин нур аст,ки бӯйи пӯсидан

намедиҳад.
Абре,ки ба тасхири офтоб

хеста буд,
Пеш- пеши лагади бод гиря мекард.

Замин яке китобхонаи ишқ аст,
Дар китобхона сӯҳбат ба

чашму абрӯ беҳ.
Биҳишти ишқ дар дилҳо кушоданд,
Калидаш бӯсаи лабҳо ниҳоданд.

Ту лаб бар гап кушо ман бӯса

бар лаб
Чу лаб бар лаб расад дунё

шавад хап.
Ҳазор авбош афтада қабулаш,
Ба як шоир дусад туршии нӯлаш.

Дар диле,ки ишқ бозоре накард,
Зиндагӣ беҳуд мазоре меканд.

Ҳар киро бардоштам бар сар

замингирам намуд,
Дӯстони ман ҳама чун бодаи

сахт омада.
Сарҳо ба сарқонун давон,
Поҳо ба поқонун равон.

Балхиён чун нурафрӯзӣ кунанд,
Олами шабпӯрро рӯзе кунанд.

Туро бо ин фалак ҳангомае чист,
Замин худ ин фалакро гирди

гӯш аст.
Дӯст медорам ҷаҳону халқ

олам баҳри ту,
Гар набудӣ халку олам чун туйе

кай омадӣ.
Ман ки аз хеш холиям бе ту,
Чун нигоҳи ҳаёлиам бе ту.

То туро дидам ба чанги дил задам,
Аз бурун бар душмани дохил

задам.
Аз ҳар даре,ки роҳ кашӣ сӯйи

хомушист,
Ҷӯши хирад биҳишти хунар

хомушона ёфт.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш тўрт мақсаднинг энг муҳими

Тоза сабзавотлар эл дастурхонига



Озиқ-овқат программаси хавфсизлигини таъминлаш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим мақсадларидан бири бўлиб, бу муҳим мақсадни муваффақиятли амалга ошириш йўлида Тожикистон Республикаси оқилона сиёсат олиб бормоқда. Тинчлик ва миллий бирлик асосчиси—Миллат пешвоси - Тожикистон Республикаси Президенти Муҳтарам Эмомали Раҳмон ердан самарали фойдаланиш, бир ердан икки-уч ҳосил олиш ҳақида муттасил кўрсатма ва топшириқлар бериб келмоқда. Шу одилона сиёсат туфайли дастурхонларимиз ноз-неъматлар билан тўлиб-тошган, фойз-баракали

бўлмоқда. Бунинг ҳаммаси Тожикистон Республикаси давлат мустақиллиги шарофати, Ватанимиз мусаффо осмонининг софлиги ва беғуборлиги, тинчлик ҳамда миллий бирлик самарасидир. Тинчликни қадрлаш, мамлакатимизни гуллаб-яшнаши йўлида ҳалол ва фидокорона меҳнат қилиш ҳар бир ватанпарвар фуқаронинг виждоний ишига айланиши керак. Қолаверса, 2021 йилда Тожикистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз йиллиги қайд қилинади. Бу кутлуқ санани меҳнатда улкан зафарлар билан кутиб олиш йўлида ватандошларимиз заҳмат чекиб меҳнат қилишмоқда. Зеро обод, озод юртга ижодкорлик, бунёдкорлик ярашади.

“Тахти сангин” қишлоқ жамоати “Ҳаваскор” хўжалиги сабзавоткорлари мамлакат озиқ-овқат программасини амалга ошириш йўлида ҳамisha ўрнатилган ва намуна бўлиб келмоқда. Ердан самарали фойдаланиш, ноҳия меҳнаткашлари дастурхонини тоза ва витаминга бой сабзавот ва полиз маҳсулотлари билан таъминлашга

муносиб ҳисса қўшиб келишмоқда.

Мазкур қишлоқда яшаб меҳнат қилаётган тадбиркор Музаффар Халилов ҳам қишлоқдошлари сингари ерга меҳрини бериб, ҳалол меҳнат қилиб, мўл-ҳосил олаётганлардан бири. 2011 йилда “Ҳаваскор” тижорат —кооперативи ташкил этиб, оила —аъзолари билан бирга меҳнат қилиб, сабзавот ва полиз экинларини етиштириб, “Ҳаваскор—Чирик” катта йўлининг ўнг, ўзи бунёд этган экинзорнинг эса чап томонида барпо этилган дўконда сабзавот ва кўкатлар, полиз маҳсулотларини сотишни йўлга қўйган.

“Ҳаваскор” тижорат —кооперативининг 11 га ери бўлиб, жорий йилда 0,5 га лавлаги, 3 га шолғом, турб, 10 сотих кўкат, 70 сотих пиёз, 10 сотих бўлғор қалампири, 50 сотих қарам, гулқарам, 7 га ерга юқори навли пахта, 1 га ерга юқори навли бугдой, 2 га ерга тарвуз-қовун экиб, деҳқончилик қилишди. Мазкур тижорат —кооперативининг иссиқхонаси ҳам бўлиб, у ерда бодринг, помидор, бўлғор қа-

лампири кўчатлари экилади. Бу йил бўлғор қалампири ва гул қарамдан ўз қўли билан сифатли уруғ йиғиб олган Саодат опа Қўшақованинг айтишича, маҳаллий уруғлар яхши самара берган. Кўнгилдагидек мўл-ҳосил олинган. Давлатга қарийб 15 тонна пахта сотилди. Етиштирилган ҳосил пешма-пеш йиғиб —териб олиниб, бозор расталарига чиқарилиб, баъзан бозорда ўтириб, баъзан кўтарасига сотилмоқда. Аҳамиятлиси шундаки, шундоққина даланинг ёнида, катта йўл четида сабзавот дўкони ташкил этилган бўлиб, у ерда тижорат —коопертив даласида етиштирилган кўкат ва сабзавот ҳамда полиз маҳсулотлари харидорларга арзон нархда сотилмоқда. Сабзавот дўкони бошлиғи Саодат Қўшақова кунлик дастурхонимизга зарур бўлган ошқаду, қизилча, шалғом, қарам ва гулқарам, картошка, пиёз, сабзи, турп каби дастурхонимиз учун зарур бўлган тоза ва сифатли маҳсулотларни бозор нархидан анча арзон нархда сотмоқда. Саодат опанинг хушмуо-



миласи, ширинсўзлигини айтмайсизми? Тижорат —кооперативи даласи ушбу кунда такрорий экинлар билан банд. Бир ердан икки-уч ҳосил олаётган сабзавоткорларнинг даромади ҳам меҳнатига яраша бўлмоқда. Аҳил жамоа кўлга киритилган даромад эвазига эҳтиёжга яраша енгил автомобил, экин ерларига агротехник ишлов бериш учун универсал трактор сотиб олишган.

“Техника деҳқон қаноти” деганларидек, техника деҳқон қўлида бўлса, ҳам деҳқон меҳнати енгиллашади, ҳам ҳосилдорликка ҳосил қўшилади.

М.Абдуллоев

2019-2021 йиллар “Қишлоқлар, сайёҳлик ва халқ ҳунармандчилигини ривожлантириш йиллари”

Тож Маҳал обидаси ва Ҳиндистон таърихидан дастлабки маълумотларни юртдошимиз тадбиркор Ҳожи Бўри Султоновнинг марҳум турмуш ўртоғи, бизга тарих фанидан дарс берган раҳматлик устозимиз, Мақсад муаллимидан олганман. Раҳматлик Бўри Султонов билан суҳбатлашиб қолганимда эса у киши маълумотларимни оширибгина қолмасдан, Тож Маҳал обидаси ва Ҳиндистонни кўришга бўлган ҳавасимни янада ортирди. Бу тарихий обида ҳақида бирор нарса ёзишга аҳд қилдим. Тож Маҳал дунёдаги етти мўъжизанинг бири эканлиги ва Ҳожи Бўри Султоновнинг сафар таассуротлари ҳақида, гарчи кеч бўлса ҳам, у киши бу дунёни тарқ этган бўлса ҳам, мазкур мақолани ёзишга киришдим.

Дарвоқеъ, бир—икки оғиз сўз Ҳожи Бўри Султонов ҳақида. Ноҳиямизда Ҳожи Бўри Султоновни танимаган одам бўлмаса керак. Раҳматлик Б.Султонов гарчи бугун ҳаёт қайдида бўлмаса ҳам, у кишининг номи барҳаёт. У киши йўлга қўйган тижорат иншоотлари ишлаб турибди. У кишининг фарзандлари отасининг хайрли ишларини давом эттирмоқда.

Бўри Султонов ўтган асрнинг олтинчи йилларининг охирида С.М. Киров номидаги Ленинобод Давлат педагогика институти (ҳозирги Бобожон Ғафуров номи Хужанд Давлат университети) тарих ва филология факультетини муваффақиятли битириб, бир муддат ноҳия мактабларининг бирида ёшларга она тили ва адабиёт фанидан дарс берди. Унинг ташкилотчилик қобилиятини ҳисобга олган ноҳия партия комитети у кишини партия ишига даъват қилди. Б.Султонов ҳам йўқ демай иш бошлади. Кўп ўтмай у кишини ноҳия халқ назорати комитети раиси этиб сайлашди. Собиқ Шўро давлати даврида Халқ назорати комитети энг нуфузли ташкилотлардан бири бўлиб, катта нуфузга эга эди. Халқ хўжалиги соҳасидаги камчиликларни ошкор этиб, йўлчи ва қинғир йўл тутган кишиларни жаримага тортар, уларнинг жилловини тортиб қўярди. Сўнгра Б.Султоновни Карл Маркс номи колхозга раис этиб сайлашди. Бу ерда ҳам у киши ташкилотчилик қобилиятини ишга солиб, давлат томонидан белгиланган режаларни вақтида бажаришга эришди.

Собиқ Шўролар давлати барҳам топгач, у киши биринчилардан бўлиб, тижорат фирмаси ташкил этиб, соҳибкорлик фаолиятини бошлаб юборди. Соҳибкорлик фаолияти замирида Россия Федератсияси қатор шаҳарларида бўлди. Қурилишга зарур бўлган маҳсулотларни олиб келиб, халқ эҳтиёжиде қурилиш маҳсулотларини етказиб бериш йўлида муносиб ҳисса қўшди. Саудия Арабистонига бориб, Макка Мукаррамада ва Мадина Мунавварада бўлиб, муборак ҳаж рукунларини адо этиб, мўътабар Ҳожи бўлиб қайтди.

Вафотидан бир неча йил олдин Деҳли ва

Дунёдаги етти мўъжизанинг бири

ТОЖ МАҲАЛ - МУҲАББАТ ВА САДОҚАТ ТИМСОЛИ

Агра шаҳрида бўлиб, Ҳиндистонда Бобур ва Бобурийлар қурдирган тарихий обидаларни зиёрат қилиб қайтиб, Ҳиндистон ҳақидаги хотиралари билан мен билан ўртоқлашди. Шу—шу Ҳиндистонда Шоҳ Жаҳон бунёд эттирган мумтоз тарихий обидалардан бири Тож Маҳал ҳақида бирор нарса ёзишга аҳд қилдим. У кишига ваъда ҳам бердим. Лекин ушбу мақолани у киши ҳаётлигида ёзишга имкон топмадим. Мазкур мақола у киши вафот этгач, тайёрланмоқда. “Ҳечдан кўра, кеч”, - деган нақл бор, халқимизда. Устозимиз Бўри Ҳожи Султоновни Аллоҳ ўз раҳматида олган бўлсин.

“ Бобур дилбар шахс, Акбар ундан ҳам дилбар шахс”



Кобулдаги Заҳириддин Муҳаммад Бобур мақбараси

Ҳиндистон Бош Вазири Жавахирлал Нерунинг “Бобур дилбар шахс, Акбар ундан ҳам дилбар шахс...” деган сўзлари бобурийлар сулоласи вакили Жалолиддин Акбаршоҳнинг Ҳиндистон учун қилган буюк хизматлари эътирофидир. Дарҳақиқат, Ҳиндустонда Бобур ва Бобурийлар қурдирган тарихий обидалар жуда кўп. Ҳиндистонда 50 фоизга яқин тарихий обидалар бобурийлар номи билан боғлиқ. Бир кам дунё экан. Шоҳ ва салтанат соҳиби Бобур ота юрти меҳри билан, юрт соғинчи билан бир умр яшаб ўтди.

Толёе йўқи жонимга балолиғ бўлди, Ҳар ишники айладим хатолиғ бўлди. Ўз ёрин қўйиб, Ҳинд сори юзландим, Ё Раб, нетайини, бу не юз қаролиғ бўлди,- дея ёзади.

Бобур ва бобурийлар Ҳиндистонда 320 йил ҳукмронлик қилади. Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1526-1530), Ҳумоюншоҳ (1530-1539, 1555-1556), Акбаршоҳ (1556-1605), Жаҳонгир Мирзо (1605-1627), Шоҳи

Жаҳон (1627-1658), Аврангзеб (1658-1707), Баҳодиршоҳ (1707-1712), Жаҳондоршоҳ (1712-1713), Фаррух Сияр (1713-1719), Муҳаммадшоҳ (1719-1748), Аҳмадшоҳ (1748-1754), Оламгир (1754-1759), Шоҳ Олам (1759-1806), Акбар 2 (1806-1837), Баҳодиршоҳ (1837-1858)лар то Ҳиндистонни Англия босиб олгунча ҳукмронлик қилишган. Улар қилган обидалар ҳануз киши ақлини пол қилади.

Деҳлидаги муқаддас зиёратгоҳлардан бири Ҳумоюн Мирзо шарафига қурилган обидалардир. Обидалар Ҳумоюн Мирзонинг вафотидан сўнг унинг севиқли турмуш ўртоғи Ҳожибегим (Бекабегим) томонидан қурилган масоҳати беш гектар бўлган зиёратгоҳдир. У ерда бобурийлар авлодидан бўлган 150 дан ортиқ кишининг қабри бор. Ҳумоюннинг тўнғич хотини Бекабегим, кенжа хотини Ҳамидабонулар қабри жой олган.

Бобурийларнинг Деҳлидаги яна бир муҳим обидаларидан бири Қизил қалъа ҳисобланади. Қалъанинг узунлиги чамаси минг метр, эни беш юз олтинчи метр, айланаси икки ярим минг км. Бинонинг уст меъморлари Ҳамид ва Аҳмад исми кишилар. Ичида Мумтозшаҳал, Ранг маҳал, Хос маҳал, Девони хос маҳал, Марварид масжид сингари меъморчилик намуналари сақланиб қолган.

Ҳиндистондаги 320 йиллик салтанатни бошқариш даврида Агра, гоҳ Деҳли пойтахт вазифасини бажарган. Аграда жаҳонга машҳур тарихий обидалар Бобурнинг набиралари Акбаршоҳ, Шоҳ Жаҳонлар томонидан барпо этилган. Жаҳонгир Мирзо эса боғроғлар яратишда шуҳрат топган.

МУҲАББАТ ВА САДОҚАТ ОБИДАСИ – Тож Маҳал



Ҳиндистонда Шоҳ Жаҳон бунёд эттирган мумтоз тарихий обидалардан бири Тож Маҳал (саройнинг тожи) бўлиб бобурийлар қурдирган меъморчилик —бунёдкорлик

санъати чўққисидир. Тож Маҳал дунёнинг етти мўъжизасининг бири ҳисобланади.

Шоҳ Жаҳон (болалиқдаги исми Хуррам) рафиқаси Мумтоз Маҳал билан 18 йил турмуш қуриб, бахтли яшади. Ой —кунни етиб, Мумтоз Маҳал (Аржуманд Бону бегим) қиз кўради. Аммо соғлиги оғирлашади. Узоқ сафарда бўлган Шоҳ Жаҳон уйқудан “Маликанинг тоблари бўлмади қолди” деган хабар билан уйғонади. Шоҳ Жаҳон малика ёнинга тезлик билан етиб келади. Оғир аҳволда бўлган Мумтоз Маҳал Шоҳ Жаҳонга уч нарсани васият қилади. Улар: фарзандларига бирдай муносабатда бўлиш, маликанинг ўлимидан сўнг бошқа уйланмаслик ва ниҳоят унга атаб дунёда тенги йўқ мақбара қурдириш. Шоҳ Жаҳон бу учала васиятни ҳам бажаришга ваъда беради. Жамна дарёсининг ўнг соҳилида маликага оқ мрамрдан, сўл соҳилига ўзи учун қора мрамрдан обида қуришни бошлайди. Мумтоз Маҳал учун қурилган обидани ниҳоясига етган.

Тож Маҳал қурилишида 20 минг киши 22 йил ишлаган. “Таърихи Тож Маҳал” китобида келтирилишича, Тож Маҳал учун қурилиш безаклари турли мамлакатлардан келтирилган.

Тож Маҳал қурилишида чунончи сарғиш мрамр Марказий Ҳиндистондан, оқ мрамр Макранадан, Биллур Хитойдан, ёқут-лаъл ватанимиз Тожикистоннинг Бадахшонидан, лоҳувард Шри Ланкадан, ақиқ Эрондан, маржон ва дурлар Ҳинд уммонидан ва яна бир қанча ёқут, садаф, бриллиантлар ўзга юртлардан келтирилган. Умуман Тож маҳал қурилишига беҳисоб бойлик ишлатилган. Мақбаранда Мумтоз Маҳал ва Шоҳ Жаҳон қабрлари ёнма-ён қўйилган. Мақбаранинг ичи саккиз бурчакли мрамрдан ишланган. Қабр атрофидаги панжарага тўққиз хил маъдан ишлатилган.

Юқорида келтирганимиз Ҳожи Бўри бобо Султонов ўзига мақбара қурдирган бўмаса ҳам, яхши ном ва яхши фарзандлар қолдирди. Юқоридаги Тож Маҳал ҳақидаги материал Б.Султонов нинг порлоқ хотираси ва у кишига барилган ваъдага мувофиқ тайёрланди. Қолаверса, Шоҳ Жаҳон ва Тож Маҳалнинг садоқати, бир- бирига бўлган меҳр-муҳаббати барчамизга ибрат ва намуна бўлмоғи керак. Ишқни ҳавас билгувчилар, муҳаббат ва садоқатни юзаки билгувчилар учун ибрат ва намуна бу қисса.

Омор маълумотларига кўра жорий йилнинг тўққиз ойи ичида ноҳиямизда 900 нафар оила ажралишибди. Оила давлат муҳофазасида. Оила дахлсиз. Оила соғлом бўлса, давлат соғлом бўлади. Жамият соғлом бўлади. Ёшларимиз оиласини соғлом бўлишига, мустаҳкам бўлишига қайғурмоғлари лозим. Маҳал бегим ва Шоҳжаҳоннинг меҳр —муҳаббати ва садоқати барчамизга ибрат ва намуна бўлмоғи лозим.

Муҳаммад Исо

СОБИҚ ҲУҚУВЧИЛАРНИНГ ҲИММАТИ

“Тахти Сангин” қишлоқ жамоати С.Худойкулов номли (собик Тешик тош”) қишлоғида жойлашган 39-умумий ўрта таълим муассаса ноҳиядаги кекса таълимгоҳлардан бири ҳисобланади. Мазкур таълимгоҳ ошхонаси шифтлари дарз кетиб, ёғочлари чўкиб, кириб-чиқишда катта хавф туғдириб қолган эди. Ҳуқувчилар у ерга қўрқа –писа, жон ҳовучлаб кириб-чиқишарди. Мазкур бинони таъмирлашнинг ўзи бўлмас, унга катта маблағ тақоза қиларди. Ўзлари таълим олган муассасанинг ошхонаси таъмир талаб бўлиб қолганлиги ҳақидаги хабар Россия Федератсияси шаҳрларида меҳнат муҳожирлигини ўтаётган собиқ ҳуқувчилар қуроғига етгач, муаммонинг ечими кўриниб қолди. Уларнинг молиявий кўмаги –юборган маблағи асосида ошхона шифти икки устун ёрдамида кўтарилиб, қадимги ҳолатига келтирилди. 150 кв метр бўлган шифт таъмирланди. 10 кв метр дераза ойналари ўрнатилди. Деворлар янгидан оқланиб, 150 кв метр пол қайта таъмирланиб, янги бўёқдан чиқарилди. Бежирим электр ёриткичлар ўрнатилди. Ошхона яна ҳуқувчиларга хизмат кўрсата бошлади. Хайрия

ишлар бу билан тугагани йўқ, Россия Федератсиясида меҳнат муҳожирлигида бўлган мазкур таълимгоҳнинг собиқ ҳуқувчилари томонидан спортни ривож топтириш учун 15 та футбол ва валејбол, баскетбол тўплари, 8 дона шахмат тахтаси доналари билан, 1 тонна сув сиғимига эга бўлган сув сақланадиган идиш, ичимлик сув (вадопровод) тармоғи қуриб фойдаланишга топширилди.

Қизиғи шундаки, хайрия ишларни амалга ошираётган ёшлар ўз номларини ошкор қилишни исташмаган. “Нима иш қилинаётган бўлса, юртимиз ободончилиги учун қилинмоқда. “Узумини енгү боғини суриштирманг”,-дейди кулиб 39-УЎТМ директори Бозор Бердиев. Дарвоқе, таълимгоҳ сарварининг ташаббуси билан ободонлаштириш ишлари авж олмақда. Қулоққа етиб келган гапларга қараганда собиқ мактабдошлар яқин кунларда яна битта ичимлик сув нуқтаси бунёд этиб, спорт залини капитал таъмирлаш, узум тоқларини кўтариб беришдек хайрли ишларни режалаштирмоқда экан.

Мамадусо Тўйчиев, 39 – УЎТМ ўқитувачиси



Чирик интернати – илм даргоҳи

Мактаб бориш учун уриб тишим

синдирдим,
“Олти ёшга кирдим” деб муаллимни кўндирдим.
Мактабга қабул қилди, кўйлагим олачадан. Иштон чок, оёқ яланг мактаб томон югурдим.
Орқамдан қараб қолдинг, онажоним меҳрибоним.
Олтинчини битирдим жонажон мактабимда,
То ўлгунча ёдимда, ҳам муҳрланди қалбимда.
Онаю Ватан жон –тан, сен ҳам руҳсан мактабим,
“Она Ватан” деб ёздим шеърият дафтаримда,
Ўқидинг, кулиб кўйдинг, онажон меҳрибоним.
“Ўқиб, илм олсин” деб чақирди интернатга, Кийим берди, нон берди. “Раҳмат” дедик давлатга.
Чирик иккинчи Ватандир, илмлар даргоҳида,
Тўрт йил илмларни олдик, ўргатишди меҳнатга.
Доим ёдимда эдинг, онажон меҳрибоним. Кадрлар мактаби бўлди келажақда юрт учун,
Чирик номи ўчмайди биздек талаба учун. Доктор, илм номзоди, профессор етишди. Шоир, ёзувчи бўлди севиқли Ватан учун, Шулар билан биргаман, онажон меҳрибоним.

Отамурод Эшмуродов, “Навобод” қишлоқ жамоати, “Шоҳ” қишлоғи



Қизларга аталган дил сўзларим

Қизлар ажиб бир хилқат. Нозик ва латиф жинс. “Қизи бор уйнинг фариштаси бор”-деган гап бежиз эмас. “Қизи борнинг нози бор”,-деганда ҳам олам-олам маъно бор.

Қиз мисоли муаттар қатлари эндигина эгилаб келаётган гунча. Ўзлари ва баргларига шабнам ёғилган гул, чаманзор. Кўзидаги ҳаё қалбингизни жунбушга келтирса, кўнги роқ овози дилингиз қатига ин қўяди. Камолга етган қизлар васлига етиш йигитлар армони. Муҳаббат унинг пойига бош уриб йиғлаб ҳалак. Гулни қизга қиёслайдилар. Қизнинг ҳусну тароватини гулдан олган, - дейишарди. Лекин менинг назаримда гулнинг ҳусну тароватини қиздан олгандек. Яна Аллоҳ билади. У ҳар нарсага қодир зот. Гулнинг ифори бўлади. Қизнинг ифори унинг ҳаёси. Иймон ва эътиқоди. Қиз бор жойда файз-баракка, покизалик, оросталлик муҳайё.

Қиз бола, номинга содиқ қол. Сен гўзаллик тимсолисан. Қаерда бўлма, қизлик номусингни асра. Ўзингни, номусинг ва орингни сақла. Зинодан, ифлосликдан сақлан. Ўзингни, ор-номусингни асрасанг, солиҳа бўлсанг, бош кўшган турмуш ўртоғинг эзмидан чиқмасанг, саккиз жаннатнинг хоҳлаган эшигидан кирасан, иншоллоҳ!

Маълуда Турсунова

Аёл бахти

Қуёш тикка келган. Ерни ёндираман, дейди. Борлиқ ҳансираб нафас олади, гўё. Бунинг устига кутган машинаси келмаётганидан Манзуранинг тоқати тоқ бўлди. Нарироқда юпун ва ночор кийинган бир аёлгина тўрт нафар боласини эргаштириб турибди. Қўлига олган боласи қизалоққина иссиқданми, очликданми, тинмай хархараша қилади. Онасини роҳатсизлантиради. Болакайлар эса чуғурлашиб, бир-бирини туртишиб уйнар, онасининг тинч ўтир, дейишига қарамай ўйинқаролик қилишарди. Аёл юзидан оқайтган терни артиб, йўлга бетоқат боқарди.

Манзура уларни кузата туриб, аёл ҳолига жирканиброқ қарар, “Одам ҳаётда бир марта келади. Ўзингга қарамайсанми, яхши-яхши кийимларни олиб киймайсанми? Ким сени аёл, дейди. Сўнги моддадаги либосларни киймайсанми? Наҳот беш кунлик дунёни бола-чақа ташвиши билан ўтказсанг”,-дея хаёлидан ўтказарди, Манзура.

Манзуранинг турмуши ўхшамади. Севиб турмуш қурган оиласи тезда бузилди. Эр-хотин соз келишмади. Манзура эрининг айтганига юрмади. Енгил-елпи ҳаётни ёқтирди. Ярим очиқ –сўнги моддадаги либосларни кийди. Эри

билан тиллашди. Ҳеч ким менга хўжайин эмас. Бунинг устига ҳали ёшман,-дея фарзандли бўлишни истамасди. Ҳозир отасининг уйида яшайди. Кун ора шаҳарга тушиб ёши анчага бориб қолган бева аёл бўлса ҳам, “Гузалик салони”-га тушиб, сочини сўнги моддада турмақлаб, ўзига оро бериб қайтади. Отасининг машинасини кутаётир. Аксига олиб, машина ҳам келмайди.

Манзура ўз танасига ўйлаб қараса, ҳаёти тўқис, ота –онаси уйида ялло қилиб яшаётган бўлса ҳам охириги вақт қалбида қандайдир бўшлиқни сезади. Шундай пайтда томоғига бир нарса тиқилиб, юраги қисилади.

Ниҳоят машина етиб келди. Манзура тезда машинага ўтирмоқчи бўлди. Лекин шофёр Манзурага рўйхуш бермади.

–Опа, машинага ана у аёл болалари билан келсин. Кун ниҳоят иссиқ, бояқиш қийналиб кетибди, болалари билан. Сиз бошқа машина билан борарсиз,-деди.

Манзура алам билан машина ортидан қараб қолди. Кўзига ёш олди. Қалбидаги бўшлиқ-оила, фарзанд эканлиги қалбдан ҳис қилди. Назарида шу камбағал аёл унга қараганда бахтиёр кўринди. Унинг оиласи бор, суянчиғи-фарзандлари бор.

ДИЛНОЗ

ЯНГИ ШЕЪРЛАР

Уммондаги кемадек,
Умрим ўтар чайқалиб.
Ҳаёт синовлари кўп,
Яшасам ҳам қийналиб.
Келинман, мен келинман.
Қафасдаги қуш мисол,
Қафасдан чиқолмайман.
Қийналсам ҳам севганман,
Ёримдан кечолмайман,
Келинман, мен келинман.
Турмуш юки эзса ҳам,
Чидайман барчасига.
Аллоҳ сабр бер менга,
Кирмай ҳавас кўчасига
Келинман, мен келинман.
Билсанг садоқат асли,
Тоқат -синовда бўлар.
Гар синовдан ўтсангиз,

Бахтни Яратган берар.
Келинман, мен келинман.

САККИЗЛИК

Шоирман шу халқим-
Мадҳин куйлаб яшарман.
Ўз элатим, юртимни.
Бахтин тилаб яшарман.
Балким Ватаним, халқим,
Назаридан йироқман.
Лек иккисин қалбини,
Ёритгучи чироқман.

Халқим ўз Ватанида
Озод яшай олади.
Аҳл бўлсак ҳар қандай,
Муаммо ҳал бўлади.

Раҳнамодир, бил, ақл
Ақл бирла иш кўргил.
Фаҳминг етмаган ишни,
Устозлардан сўраб бил.

Ҳазм бўлар бўлмасни,
Емагин қориштириб.
Нафсинг -соғлиққа зиён,
Оз-оз е, вақтни билиб.

Шоирман, шу халқим,
Мадҳин куйлаб яшарман.
Ўз элатим, юртимни.
Бахтин тилаб яшарман.
Билки, Ватаним, халқим,
Назаридан йироқман.
Лек иккисин қалбини
Ёритгучи чироқман.

Қайтмас Жўра

ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти иҷроияи
Ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

**САРМУҲАРРИР
САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ**

Нишонии мо: 68943, н.Қубодиён,
кўчаи И.Сомони 200.

Рўзнома 07.01.2019. тахти №119рз-97 дар Вазорати
Фарҳанги ҚТ ба қайди давлати гирифта шудааст.

Рўзнома ба хотири гуногунандеш мақолаҳо
чоп мекунад, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ
метавонад мувофиқат накунад ва зимнан идораи
нашрия масъулиятро ба дўш нагирад, дастхат ва суратҳо
баргардонида намешавад.

**Телефон барои тамос:
93-842-36-25**

Рўзнома бо теъдоди 3100 нусха
дар матбааи «Мега-принт» нашр
шуд.